

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректор _____ Хушваҳтзода Қ.Х.
«___» _____ соли 2021

**СТРАТЕГИЯИ РУШДИ
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои
солҳои 2021-2025**

Бо қарори Шӯрои олимони ДМТ
аз «26» феврали соли 2021,
протоколи №8 қабул гардид.

Душанбе – 2021

МУНДАРИЧА

Муқаддима	2- 4
1. Имрӯзи донишгоҳ	4-13
2. Таҳлили муҳити берунӣ	13-17
3. Таҳлили муҳити дохилӣ	18-19
4. Таҳлили муҳити дохилӣ ва берунӣ тибқи усули таҳлили SWOT	19-30
5. Афзалиятҳои стратегияи рушд (дар асоси усули таҳлили SWOT)	30-33
6. Воситаҳои асосӣ ва принсипҳои татбиқи Стратегияи рушди ДМТ	34-35
7. Харитаи роҳҳои татбиқи чорабиниҳои марказии стратегияи рушди ДМТ барои солҳои 2021-2025	36-46
8. Нишондодҳои ҳадафманӣ ва самараноки фаъолияти донишгоҳ барои солҳои 2021-2025..	47-48
9. Рӯйхати аббревиатура ва ихтисораҳо.....	49

МУҚАДДИМА

Стратегияи рушди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 идомаи мантиқии «Барномаи рушди ДМТ барои солҳои 2009-2019» буда, дар заминаи «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» таҳия гардидааст.

Зарурати ташаккули салоҳиятҳои устувор ва таҳияву татбиқи навовариҳо шарти муҳимми таъмини пешрафти дарозмуддат шуда истодааст, ки баланд бардоштани сифати таълим, ҷорӣ намудани навовариҳо дар таҳсилоти олии қасбӣ, таъмини натиҷанокии таҳқиқотҳо ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навовариҳоро назар дорад. Дурнамои дарозмуддати рушди низоми таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурӣ, пеш аз ҳама, ба принсиҳи мувоғиҷати сифат ва миқёси таҳсилоти қасбӣ ба талаботи таъмини рақобатпазирии

иқтисодиёти кишвар асос меёбад. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муассисаи пешоҳангӯ парчамбардори низоми таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурӣ буда, дар сафи пеши дигаргуниҳои соҳа қарор дорад.

Рисолат. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи пешбари таҳсилотиву илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон идомадиҳандаи мероси илмӣ ва фарҳангӣ пурғановати миллат буда, барои рушди забону фарҳангӣ миллӣ ва таъмини пешрафти илму маориф ва технологияҳо мусоидат мекунад. Рисолати донишгоҳ аз ташаккул додани сармояи миллии инсонӣ – омодасозии мутахассисони рақобатпазир ва ҷавобагӯ ба талаботи бозори меҳнати дохиливу байналмилаӣ, инчунин мусоидат намудан дар расидан ба ҳадафҳои стратегии иқтисодиёти миллӣ иборат мебошад.

Дурнамо. Нигоҳ доштану таҳқими нақшу мавқеи ДМТ ҳамчун маркази пешбари таълимӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон; мустаҳкам кардани мавқеи донишгоҳ дар панҷгонаи макотиби олии минтақаи Осиёи Марказӣ ва 300-и донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон.

Мақсад. Табдил додани донишгоҳи классикии миллӣ ба донишгоҳи таҳқиқотӣ.

Ҳадафҳои рушд: 1. Дар заминаи татбиқи равишу усулҳои мусоири ташкил ва роҳандозии раванди таълим дар ДМТ ташаккул додани низоми таҳсилотии самараноку рақобатпазир.

2. Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти илмӣ-инноватсионӣ дар самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технологияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

3. Баланд бардоштани самаранокии низоми идоракуни ДМТ, аз ҷумла тавассути татбиқи равишҳои идоракуни стратегӣ ва қоидаҳои менечменти сифат, такмилдихии механизмҳои аудити раванди таълиму таҳқиқотҳои илмӣ, инчунин татбиқи ташаббусҳои нав бо истифода аз усули идоракуни лоиҳавӣ-мақсаднок.

4. Тақвияти корҳои тарбиявӣ миёни омӯзгорону донишҷӯён, тарбияи ҷавонон дар руҳияи инсондӯстиву эҳтиром ба арзишҳои умунибашарӣ, хифзу нигоҳдошти анъанаҳои миллӣ ва таҳқими ватандӯстӣ.

5. Таъмини шароити муносиб барои таҳсилу фаъолияти мухассилин ва кормандони ДМТ бо роҳи пурра ба анҷом расонидани бунёди «Шаҳраки донишҷӯёни ДМТ», инчунин тавассути ҳамгироии шабакавӣ бо донишгоҳҳои пешрафта ва низ дар доираи Донишгоҳи шабакавии ИДМ, Донишгоҳи СХШ,

таҳқими ҳамкориҳо бо иттиҳодияву ташкилотҳои Тоҷикистон, густариши ҳамкориҳо бо донишгоҳу марказҳои илмии кишварҳои Осиёи Марказӣ, ИДМ ва СҲШ.

6. Баланд бардоштани нуфузи байналмилалии донишгоҳ тавассути байналмилаликунонии таҳсилоту таҳқиқотҳои илмӣ.

7. Такмили механизми ҳамкорӣ бо корфармоён бо мақсади омодасозии кадрҳои соҳибтахассус барои эҳтиёҷоти иқтисодиёти миллӣ.

8. Таҳияи стратегияи самараноки маркетинг ва низоми босамари пешбурди бренди ДМТ бо мақсади тавсеаи ҷуғрофия ва қаламрави нуфуз, таҳқими мавқеи донишгоҳ дар арсаи байналмилалий ва ҷалби маблағҳои иловагӣ барои рушди донишгоҳ.

9. Беҳтар намудани фаъолияти молиявии донишгоҳ тавассути истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда, тиҷоратикунонии дастовардҳои илмӣ, ҷустуҷӯ ва дарёftи манбаъҳои нави даромадҳои молиявӣ, аз ҷумла бо назардошти истифодаи самараноки содироти хизматрасониҳои таълимӣ.

10. Беҳтарсозии шароити кор, ҳавасмангардонии фаъолияти пурсамари ҳайати профессорону омӯзгорон, расонидани сатҳи музди меҳнати кормандон то сатҳи миёнаи донишгоҳҳои Осиёи Марказӣ.

Стратегияи рушди ДМТ барои солҳои 2021-2025 тамоюлҳои асосии рушди таҳсилоти олиро дар ҷаҳон инъикос намуда, ба талаботи рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ ва “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030” ҷавобгӯ буда, ба меъёрҳои ислоҳоти инноватсионии соҳаи маориф ва илм ҷумҳурӣ, ки дар “Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, «Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 омадааст, ҳамоҳанг буда, натиҷаҳои татбиқи «Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020» ва Барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва техниқӣ барои солҳои 2010-2020»-ро ба инобат гирифта, вазифаҳои аз «Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва математика дар соҳаи илм ва маориф, солҳои 2020-2040» бар меомадаро мавриди назар қарор медиҳад.

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда, ичрои **вазифаҳои зерин** дар мадди назар ҳоҳад буд:

- ✓ баланд бардоштани сифати фаъолияти таълимию таҳсилотӣ;

- ✓ рушд ва баланд бардоштани сифати корҳои илмӣ-таҳқиқотиву инноватсионӣ;
- ✓ тавсеаи ҳамкориҳои байналмилалӣ;
- ✓ беҳтар кардани корҳои тарбиявӣ ва ҷамъиятӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар;
- ✓ рушди инфрасохтор ва татбиқи технологияҳои навтарин дар раванди таълим ва идоракуни донишгоҳ;
- ✓ баланд бардоштани самаранокии фаъолияти молиявию иқтисодии донишгоҳ.

I. ИМРӯЗИ ДОНИШГОҲ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар асри XXI пешсафии худро дар низоми таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақвият дода, низоми таҳсилоти муттасили қасбиро амалӣ намуда, паҳнои татбиқи барномаҳои таълимии зинаи бакалаврро вазеътар сохта, барномаҳои таълимии зинаи магистратура ва докторантраи PhD-ро ҷорӣ намуда, нуфузи таҳсилоти донишгоҳии ҷумҳуриро фароҳам месозад. Айни ҳол донишгоҳ барои аксар соҳаҳои ҳоҷагии ҳалқи ҷумҳурӣ, инчунин барои кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ, ИДМ ва СҲШ мутахассисони соҳибқасби равияҳои гуногунро омода мекунад. Дар ДМТ низоми таҳсилоти кредитии мувоғиқ ба низоми балонӣ амал намуда, барномаҳои зерин татбиқ мегардад:

бакалавриат – 120;
мутахассис – 5;
магистратура – 84;
докторантураи PhD – 103.

Фаъолияти таълимии донишгоҳ дар соҳаи таҳсилоти олии қасбӣ ва таҳсилоти бъайдидипломӣ дар 19 факулта роҳандозӣ мегардад: меҳаникау математика, физика, химия, биология, геология, фарматсевтӣ, тиббӣ, таърих, ҳуқуқшиносӣ, иқтисод ва идора, баҳисобгирӣ ва иқтисодиёти рақамӣ, молиявию иқтисодӣ, филология, журналистика, филологияи рус, забонҳои Осиё ва Аврупо, фалсафа, муносибатҳои байналмилалӣ ва факултаи муштараки ДМТ ва донишгоҳҳои Ҷумҳурии Беларус, ки дар маҷмӯъ 118 кафедра, аз ҷумла 111 кафедраи таҳассусӣ ва 7 кафедари умумидонишгоҳиро муттаҳид мекунанд.

Дар назди ДМТ инчунин соҳторҳои зерин амал мекунанд:

- ✓ Институти илмӣ-таҳқиқотӣ;
- ✓ Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ✓ Институти Конфутсий;
- ✓ Маркази русӣ;
- ✓ Литсейи табиӣ ва риёзӣ;
- ✓ Матбаа;
- ✓ Парки технологӣ.

Ғановати донишгоҳро инфрасоҳтору дороиҳои зерин сӯбит месозанд:

- ✓ Китобхонаи илмӣ (дорои зиёда аз 1 миллион нусха китоб, маҷалла ва рӯзномаҳо, аз ҷумла беш аз 910 ҳазор китоб ва 1672 дастхати қадима);
- ✓ 103 озмоишгоҳи таълимӣ;
- ✓ 14 лабораторияи илмӣ;
- ✓ 10 маркази интернетӣ;
- ✓ 39 синфхонаи компьютерӣ;
- ✓ 13 синфхонаи лингфонӣ;
- ✓ Маркази омӯзиши забонҳо;
- ✓ Маркази биотехнология;
- ✓ Маркази табъу нашр, тарҷума ва баргардон;
- ✓ Маркази технологияҳои иттилоотӣ ва таълими фосилавӣ;
- ✓ Маркази таҳқиқотҳои сотсиологӣ ва мониторинг;
- ✓ Ансамбли ҳалқии “Наврӯз”;
- ✓ Курси омодагӣ;
- ✓ 4 толори варзишӣ;
- ✓ 3 пойгоҳи таълимӣ-таҷрибавӣ; ✓ Профилактория (дармонгоҳ); ✓ Бунгоҳи тиббӣ.

Муваффақияти ДМТ ҳосили фаъолияти босамари ҳайати профессорону омӯзгорони таҳассусманди он мебошад, ки шоистаи ифтихори донишгоҳанд. Ҳайати илмӣ-омӯзгории ДМТ-ро 1 625 омӯзгор, аз ҷумла 1 310 омӯзгори штатӣ ташкил медиҳанд, ки миёни онҳо:

- ✓ 12 академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;
- ✓ 13 узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;
- ✓ 178 доктори илм;
- ✓ 545 номзади илм мебошанд.

Аз шумораи умумии ҳайати устодон 55,2 фоизро номзадони илм ва 13,6 фоизро докторони илм ташкил медиҳанд. Дар тӯли 3 соли охир (2018-2020) омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ 377 рисолаи номзадӣ ва 47 рисолаи докторӣ дифоъ карданд, яъне ҳамасола ба ҳисоби миёна устодони донишгоҳ 125 рисолаи номзадӣ ва 15 рисолаи докториро дифоъ меқунанд.

Дар ДМТ 25 736 донишҷӯ таҳсил меқунад, ки аз ин шумора 18 782 нафар ё 73 фоизашон дар шуъбаи рӯзона таҳсил менамоянд (ба ҳолати 30.12.2020). Аз шумораи умумии донишҷӯён 9 461 нафар ё 36,8 фоизро занону духтарон ташкил медиҳанд. Дар ДМТ 1 417 нафар дар магистратура ва докторонтураи PhD таҳсил меқунанд, ки ин 5,5 фоизи шумораи умумии донишҷӯёни донишгоҳро ташкил медиҳад. Аз шумораи умумии донишҷӯёни донишгоҳ 245 нафар ё наздик 1 фоизиро шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ мебошанд. Дар ДМТ шаҳрвандони Афғонистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Русия, Туркманистон, Чин, Ӯзбекистон ва дигар кишварҳо таҳсил меқунанд.

Аз соли 2014 (соли таъсисёбии рейтинг) ДМТ дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Агентии назорати маорифи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад «Беҳтарин донишгоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» доноста шуда, аз рӯи баҳогузории нашрияи ғайридавлатии «Тоҷикистон» низ доимо дар ҷойи аввал меистад.

ДМТ бо зиёда аз 100 корхонаю ташкилот ва возорату идораҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қабили Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва институтҳои он, Маркази таҳқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҶСК “Ширкати Алюминии Тоҷик”, ҶСК “Нафту газ”, ҶСК «Комбинати Шири Душанбе», ҶСК «Ширин», БДА «Амонатбонк», ҶСК «Ориёнбонк», Муассисаи давлатии «Мачмааи тиббии ҷумҳуриявии «Истиқлол», АМИТ «Ховар» ва ғайра шартномаҳои ҳамкорӣ дорад, ки донишҷӯён дар онҳо таҷрибаҳои истеҳсолӣ ва пешаздипломӣ гузашта, баъдан ба кор таъмин карда мешаванд.

Таҳсилот

Дар давраи аз соли 2016 то 2020 дар ДМТ 14 ихтисоси нав, аз ҷумла 13 барномаи таълими зинаи бакалавриат ва 1 барномаи таълими зинаи мутахассис кушода шуд. Дар донишгоҳ ба таҳияи барномаҳои таълимии зинаи магистратура диққати қалон дода мешавад. Дар соли таҳсили ҷарӣ (2020-2021) дар ДМТ аз рӯи 65 барномаи магистрӣ 1 305 нафар донишҷӯ таҳсил мекунанд.

Аз соли 2016 то 2020 фармоиши давлатӣ барои тайёр кардани мутахассисон дар гурӯҳҳои бучавӣ аз 943 ба 1 247 ё 32,2 фоиз афзуд.

Соли 2016 факултаи муштараки ДМТ бо донишгоҳҳои Ҷумҳурии Беларус таъсис дода шуд, ки он бо Донишгоҳи давлатии Беларус (аз соли 2016), Институти байналмилалии экологии ба номи А.Д. Сахаров назди Донишгоҳи давлатии Беларус (2017), Донишгоҳи давлатии технологи Беларус (2018) барномаҳои таълимии муштаракро дар зинаи бакалавриат аз рӯи принсипи 2+2 (2+2,5) бомуваффақият татбиқ карда истодааст. Аввалин хатмкунандагон ин барномаҳои таълимии муштарак донишгоҳҳои Белоруссияро хатм намуда, дар корхонаву муассисаҳои Тоҷикистон ва берун аз он ба кор фаро гирифта шудаанд.

Дар доираи Консорсиуми Донишгоҳи шабакавии ИДМ, ки 38 донишгоҳро муттаҳид месозад, ДМТ 6 барномаи муштараки магистриро аз рӯи принсипи 1+1 амалӣ менамояд. Инчунин дар доираи Донишгоҳи СҲШ, ки 74 донишгоҳро муттаҳид мекунад, ДМТ 5 барномаи магистриро татбиқ карда истодааст.

ДМТ шабакаи кафедраҳои таҳасссвӣ ва кабинетҳои методиро дар назди корхонаву муассисаҳо васеъ менамояд. Ба тақвияти инфрасоҳтори кафедраҳои таҳассусии назди муассисаҳои тиббӣ (айни ҳол дар назди муассисаҳои тиббии пойтаҳт 9 кафедра амал менамояд) диққати қалон дода мешавад. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе 11 кабинети таълимию методӣ созмон дода шудааст, ки фаъолияти самаранок доранд.

Дар панҷ соли охир (2016-2020) бо ҷои кор таъмин намудани хатмкунандагони ихтисосҳои равияи омӯзгории ДМТ 95% -ро ташкил дод. Мувофиқи натиҷагирии пурсиши аввалини миллии хатмкунандагон, ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2019-2020 гузаронида шуд, 98 фоизи хатмкунандагони ихтисосҳои равияи омӯзгорӣ ва информатикаи ДМТ ба бозори меҳнат баромада дар давоми 12 моҳи аввали баъд аз хатми донишгоҳ бо ҷои кор таъмин гардиданд.

Соли 2018 ДМТ аз аккредитатсияи навбатии давлатӣ бомуваффақият гузашта, ба муҳлати то соли 2023 соҳиби шаҳодатномаи фаъолият гардид. **Илм**

ДМТ муассисаи пешбари илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар донишгоҳ дар доираи мавзӯъҳои илмӣ-таҳқиқотӣ фаъолона корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ бурда мешавад. Соли 2010 устоди донишгоҳ академик Н. Раҷабов бо ҷоизаи байнидавлатии кишварҳои ИДМ «Ситораҳои Иттиҳод» сарфароз гардид. Дар солҳои 2004, 2005, 2007 бо қарори раёсати Пажӯҳишгоҳи биографии Амрико ба Н. Раҷабов унвони «Одами сол» дода шуд.

Солҳои 2014-2019 занони муҳакқики донишгоҳ дар намоишгоҳу форумҳои байналмилалии занони ихтироъкор, ки дар Кореяи Ҷанубӣ баргузор мегарданд, медалҳои тилло ба даст оварданд.

Дар давраи аз соли 2010 то 2020 зиёда аз 30 нафар олимӣ ҷавони донишгоҳ, ки дар соҳаи илм ва техника ба натиҷаҳои баланд ноил гаштанд, бо ҷоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонӣ сарфароз гардонида шуданд.

Фаъолнокии ҳайати профессорону омӯзгорони донишгоҳ дар чопи мақолаҳои илмӣ 1,9 маротиба афзуда, аз нашри 2 579 мақола дар соли 2011 ба нашри 4 828 дар соли 2020 расид, аз ҷумла дар ин давом чопи мақолаҳои устодону кормандон дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванди вориди системаи иттилоотию таҳлилии иқтибосҳои илмии Scopus ва Web of Science 5 маротиба афзудааст.

Олимони донишгоҳ дар доираи лоиҳаҳои байналмилаӣ бо шарикони худа аз Донишгоҳи Берген (Норвегия), Институти химияи Макс Планк (Олмон) таҳқиқоти муштарақ анҷом медиҳанд. Барои тайёр кардани кадрҳои баландихтинос донишгоҳ бо марказҳои пешқадами илмии Федератсияи Россия, Қин, Белоруссия ва дигар кишварҳо ҳамкорӣ мекунад.

Дар донишгоҳ ҳаҷми маблағузории таҳқиқотҳо мунтазам меафзояд. Барои ҳаридории асбобҳои ҷенгуниӣ, реактивҳои кимиёвӣ, моддаҳои фаъоли биологӣ ва гузаронидани таҳқиқоти илмӣ 8,6 млн. сомонӣ сарф карда шуд. Ҳаҷми корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҷрибавиу конструктории дар Институти илмӣ-таҳқиқотии ДМТ гузаронидашуда 2 маротиба афзуда, маблағузории як лоиҳаи илмӣ аз 46,9 ҳазор сомонии соли 2011 ба 91,7 ҳазор сомонӣ дар соли 2019 расонида шуд.

Теъдоди шӯроҳои диссертационӣ аз 7 ба 21 адад расид. Муваффақияти муҳимми донишгоҳ дар тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-омӯзгорӣ нигоҳ

доштани шуроҳои диссертационӣ барои дифои рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дар КОА-и ФР мебошад. Дар маҷмӯъ, моҳи декабри соли 2020 дар ДМТ 21 шурои диссертационӣ аз рӯи 43 ихтисос амал мекунад. Чораҳои андешидашуда заминай он гардианд, ки ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дар шуроҳои диссертационии ДМТ қариб ду маротиба – аз 68 рисола (аз ҷумла 8 рисолаи докторӣ) дар соли 2016 то 131 рисола (аз ҷумла 15 рисолаи докторӣ) дар соли 2020 афзояд. Умуман, дар давраи аз соли 2016 то 2020 дар шуроҳои диссертационии ДМТ 64 рисолаи докторӣ ва 487 рисолаи номзадӣ дифоъ карда шуд.

Самаранокии аспирантура дар даҳсолаи охир 2,5 маротиба афзудааст (аз 19% дар соли 2010 то 46,9% дар соли 2020).

Дар байни донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ДМТ дар патентонии натиҷаҳои кори зеҳни олимони худ мавқеи пешсаф дорад.

Дастоварди бузурги донишгоҳ таъсиси матбаа ва ташкили фаъолияти нашриётӣ мебошад. Имрӯз маркази табъу нашр, тарҷума ва баргардони донишгоҳ 4 бахши маҷаллаи илмии “Паёми ДМТ” ва 2 бахши маҷаллаи илмии “Илм ва иноватсия”, маҷаллаҳои илмии “Ҳаёти ҳуқуқӣ”, “Давлатшиносӣ” ва “Тоҷикистон: иқтисодиёт ва идоракунӣ”-ро омодаву нашр ва дар саҳифаи интернетии маҷалла ҷой мекунад.

Фаъолияти байналмилаӣ

Инкишофи робитаҳои байналмилалии илмию маърифатӣ, афзоиши теъдоди муҳассилини хориҷӣ ва густариши ҷуғрофиёи онҳо ва дар маҷмӯъ, андешидани чораҳои самарабахш баҳри байналмилаӣ соҳтани таҳсилоту илм яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти донишгоҳ ба ҳисоб меравад. Дар тӯли 5 соли охир (2016-2020) ДМТ бо 186 донишгоҳу марказҳои илмии кишварҳои хориҷӣ ёддошли тафоҳум ва созишиномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонда, бо ин шумораи умумии шарикони хориҷӣ ба 289 адад расид.

Фаъолияти байналмилаӣ дар солҳои охир ба яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти донишгоҳ табдил ёфтааст. Анҷом додани таҳқиқотҳои муштарақи илмӣ, амалӣ кардани барномаҳои муштарақи таълимӣ дар зинаҳои бакалавриат ва магистратура ва дар маҷмӯъ, густариши ҳамкориҳои гуногунсамт бо шарикони хориҷӣ динамикаи устувори касб кардааст. Аз ҷумла ДМТ бо чунин донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ҳамкорӣ дорад:

- ✓ Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов (Русия)
- ✓ Донишгоҳи дӯстии халқҳои Русия (Русия)
- ✓ Донишгоҳи Синхуа (Чин)
- ✓ Донишгоҳи Пекин (Чин)
- ✓ Донишгоҳи Кобул (Афғонистон)
- ✓ Донишгоҳи давлатии Беларус (Беларус)□
- ✓ Донишгоҳи миллии Авруосиё ба номи Л.Н. Гумилёв (Қазоқистон)□
- ✓ Донишгоҳи Порту (Португалия)□
- ✓ Донишгоҳи Париж 1 Пантеон Сорбона (Фаронса)□
- ✓ Донишгоҳи Масарик (Чумхурии Чех)
- ✓ Донишгоҳи байналмилалии исломӣ (Покистон) ✓ Донишгоҳи Филипс
Марбург (Олмон) ✓ Донишгоҳи Ягелон (Полша) ва ғайра.

Кластери таълимии ДМТ

Дар соҳтори ДМТ літсей, курси тайёрӣ, Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Институти Конфутсий, Маркази русӣ ва Маркази омӯзиши забонҳо бомуваффақият фаъолият дошта, ҳузури донишгоҳро чи дар таҳсилоти пешаздипломӣ ва чи баъди дипломӣ таъмин менамоянд.

Дар літсейи равияни табиию риёзии ДМТ 348 нафар хонандада таҳсил мекунад. Дар тӯли 5 соли охир (2016-2020) ҳама (100%) хатмкардагони літсей ба муассисаҳои таҳсилоти олии ватаний ва кишварҳои хориҷӣ дохил шуданд. Хонандагони літсейи донишгоҳ мунтазам дар олимпиадаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии байни мактаббачагон ҷойҳои намоён ишғол карда, бо ҷоизаҳои ифтихорӣ сарфароз мегарданд.

Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ДМТ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2011 таъсис ёфтааст. Дар ДТИОМТОҚҖТ-и назди донишгоҳ ҳар сол зиёда аз 1200 нафар омӯзгори донишгоҳу коллеҷҳои Тоҷикистон аз курсҳои такмили ихтисос мегузаранд. Дар ДМТ инчунин аз соли 2016 инҷониб курсҳои сайёр барои устодони донишгоҳҳои минтақавӣ, аз ҷумла дар шаҳрҳои Боҳтар, Ҳуҷанд, Ҳоруғ, Қӯлоб ва минтақаи Раҷшт ташкил карда мешаванд.

Институти Конфутсии ДМТ соли 2009 бо дастгирии Дафтари марказии Институти Конфутсий (Ҳанбан) ва дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи омӯзгории

Синзян таъсис ёфта, дар як муддати кӯтоҳ ба маркази муҳимми омӯзиш ва паҳн кардани забон ва фарҳанги чинӣ табдил ёфт. Институти Конфутсии ДМТ солҳои 2011, 2012 ва 2018 ҳамчун «Институти намунавии Конфутсий» дар миёни зиёда аз 500 Институти Конфутсии ҷаҳон шинохта шуд. Институти Конфутсии ДМТ дорои шабакаи васеи намояндагиҳо ва марказҳо дар шаҳри Душанбе ва минтақаҳои ҷумҳурӣ буда, фаъолияти онҳоро ҳамоҳанг мекунад, аз ҷумла ба онҳо қумаки методӣ расонда, бо ин муассисаҳои таълимӣ омӯзгорони соҳибзабонро сафарбар месозад.

Аз соли 2010 инҷониб дар ДМТ “Маркази русӣ” фаъолият дорад. Самти фаъолияти “**Маркази русии ДМТ**”, пеш аз ҳама, ба паҳнсозии забони русӣ нигаронида шуда, вазифаи худро асосан тавассути мусоидат намудан ба баланд бардоштани таҳассуси қасбии омӯзгорони забони русии муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ ва таъминоти методии мактабҳо, коллекҷо ва донишгоҳу донишкадаҳо амалӣ менамояд.

Маркази омӯзиши забонҳо барои таълими забони тоҷикӣ ба кормандони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои ҳориҷӣ дар шаҳри Душанбе, инҷунин омӯзонидани забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба муҳаққиқони ҳориҷие, ки дар Тоҷикистон таҳқиқоти илмӣ доранд, таъсис ёфтааст. Дар тӯли 5 соли охир (2016-2020) беш аз 250 нафар шаҳрванди ҳориҷӣ аз Ҷин, ИМА, Ҷеҳон, Словакия, Ирландия, Британияи Кабир, Полша, Арабистони Саудӣ, Ҷин, Покистон, Ҳиндустон, Эрон ва г. аз курсҳои забономӯзӣ гузаштанд.

Фаъолияти беруназдонишишгоҳӣ

ДМТ дар ҳаёти таълимӣ, илмӣ ва ҷамъиятии Тоҷикистон мавқеи хосро ишғол менамояд. Саҳми ДМТ дар тарбияи муҳаққиқон ва олимони идоракунанда, менечерони соҳаи маориф ва илм ва дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқ низ хеле назаррас аст. Дар баробари фаъолияти таълимӣ ва илмӣ, ДМТ дар муайян намудани мушкилоти дорои аҳамияти иҷтимоидоштаи ҷомеа, аз қабили масъалаҳои экологӣ, беҳтар намудани муҳити зист ва дастигирӣ иҷтимоии маъюbon мавқеи фаъолро ишғол мекунад. Донишҷӯён ва омӯзгорон мунтазам ҷорабиниҳои экологӣ мегузаронанд. ДМТ мактабинтернати ҷумҳуриявии шаҳри Ҳисорро сарпаратӣ намуда, ба он пайваста қумак мерасонад. ДМТ барои сокинони хиёбони Рӯдакии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе майдонҷаи варзиши мусир соҳта тӯхфа намуд.

Дар ДМТ рӯзҳои 24-27 октябри соли 2019 таҳти сарпарастии Ассотсиатсияи донишгоҳҳои Осиё Форуми III донишҷӯён таҳти унвони «Тоҷикистон-Осиё-2019» баргузор гардид, ки дар кори он зиёда аз 250 нафар донишҷӯёни фаъолу сарварони ҷамъиятии ҷавонон аз донишгоҳҳои аъзои ассотсиатсия аз Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон, инчунин донишҷӯёну ҷавонон аз Афғонистону Ӯзбекистон ширкат варзиданд.

Инфрасоҳтор

Масоҳати умумии биноҳои донишгоҳ 102 ҳазор метри мураббаъро ташкил медиҳад. Моҳи январи соли 2021 бинои нави таълимӣ барои факултетҳои иқтисодии донишгоҳ бо масоҳати 18 164 ба истифода дода шуд. Бо ин берун аз кампуси “Шаҳраки донишҷӯёни ДМТ” танҳо 3 факултет, литсей, кафедраи ҳарбӣ ва бинои маъмурии раёсати донишгоҳ монданд. Соли 2021, то 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истифода додани иншооти зерин ба нақша гирифта шудааст:

- маҷмааи нави варзишӣ бо масоҳати 3 000 метри мураббаъ, ки дорои ҳавзи шиноварии пӯшида бо андозаи 50x21 метр аст;
- бинои нави дуошёна барои Институти Конфутсий бо масоҳати 8 600 метри мураббаъ;

Дар давраи аз соли 2018 то 2020 системаи гармидиҳии биноҳои таълимӣ ва хобгоҳҳои донишгоҳ комилан нав карда шуд.

ДМТ аз соли 2010 инҷониб матбааи худро дорад. Солҳои охир барои матбаа таҷҳизоти муосири полиграфӣ ҳаридар шуда, он бо барномаҳои маҳсуси компьютерӣ таъмин гардид.

Инфрасоҳтори иттилоотии ДМТ

Бо ёрии мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотио иртиботии донишгоҳ системаҳои гуногуни иттилоотӣ бомуваффақият таҳия ва татбиқ карда мешаванд. Даствардҳои зерин таҷассумгари рушди инфрасоҳтори рақамии донишгоҳ дар солҳои 2016-2020 мебошанд:

- ✓ иловатан 7 сервер ҳаридорӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки бо ин теъдоди серверҳои донишгоҳ ба 11 адад расид;
- ✓ таҷҳизоти компьютерии идорӣ ва таълимии донишгоҳ 27 % нав карда шуд;
- ✓ портали таълимии таҳсилоти фосилавӣ – www.fosilavi.tnu. таҳия ва мавриди истифода қарор дода шуд;
- ✓ сомонаи нави донишгоҳ коркарду ба фаъолият шурӯъ кард;

- ✓ дар утоқҳои инфиродии донишҷӯёни таҳсилоти фосилавӣ таъминоти маҳсуси барномавӣ барои зеркашӣ ва корбарии манбаъҳои таълимии электронӣ сохта шуд;
- ✓ портали маҳсус иттилоотӣ барои донишҷӯёни зинаи бакалавриат ва магистратура сохта шуд, ки аз он донишҷӯён маълумоти инфиродиро дар хусуси раванди таҳсилашон пайдо мекунанд;
- ✓ ҳама мақолаҳои маҷаллаи илмии «Паёми ДМТ» (ҳамаи чор силсила) аз соли 2009 то имрӯз рақамӣ карда шуда, дар сомонаи www.vestniktnu.com ҷойгир карда шудаанд ва низ мақолаҳои илмӣ дар сомонаи www.e-library.ru ҷойгир мешаванд.

Рушди захираҳои кадрӣ

Ташаккули иқтидори кадрӣ ва рушди касбии онҳо яке аз вазифаҳои асосии донишгоҳ маҳсуб меёбад. Сатҳи кормандони илмӣ-омӯзгории унвондор дар 5 соли охир аз 50,1%-и соли 2016 то ба 55,2% дар соли 2020 расида, дар ин давом фоизи докторони илм дар донишгоҳ аз 10,9 то 13,6 афзоиш ёфтааст. Дар ин давра 9 профессори донишгоҳ ба ҳайси академик ва аъзо-корреспонденти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон интихоб шуданд. Сиёсати донишгоҳ дар самти кор бо ҷавонон ва омода кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-омӯзгорӣ самараи мусбат дода истодааст, синни миёнаи докторони илм аз 69 сол дар соли 2016 ба 58 сол дар соли 2020 расид, синни миёнаи номзадҳои илм мутаносибан аз 55 то 48 сол кам гардид.

ДМТ маркази бонуфуз ва муваффақи омодасозии кадрҳои илмӣ барои дигар донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмии Тоҷикистон ва кишварҳои минтақа боқӣ мемонад. Дар тӯли 5 соли охир (2016-2020) 39 нафар, аз ҷумла 14 шаҳрванди Афғонистон, 25 шаҳрванди Эрон ба ҳайси унвонҷӯ, аспирант ва докторанти PhD ба таҳқиқот машғул шуда, рисолаҳои худро ҳимоя карданд.

ДМТ ҳамеша мекӯшад, ки аз ҷиҳати пардоҳти маоши кормандон дар миёни донишгоҳҳои Тоҷикистон пешсаф бошад. Музди миёнаи меҳнатии ҳайти профессорону омӯзгорон ва кормандон дар соли 2020 нисбат ба соли 2016 ба андозаи 35 дарсад афзуд ва нисбат ба соли 2010 бошад қариб 3 маротиба зиёд аст.

Раёсати донишгоҳ ба вазъи иҷтимоии устодону кормандон таваҷӯҳӣ ҳамешагӣ дорад. ДМТ дорои хобгоҳи оилавӣ бо 143 хона, аз ҷумла 13 хонаи якхӯҷрагӣ, 118 хонаи духӯҷрагӣ ва 12 хонаи сеҳӯҷрагӣ барои омӯзгорон ва

кормандон буда, пайваста қобили истифода будан ва баҳрабардонии шоистаи онро таъмин менамояд.

II.ТАҲЛИЛИ МУҲИТИ БЕРУЙ

1. Афзалиятҳои рушди таҳсилоти олий ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030”, инчунин дар “Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” таъкид гардида, эълон гардидани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм маориф, солҳои 2020-2040» ин ҳадафҳои рушдро дақиқтар карда, дар партави ҳадафи чоруми стратегӣ – гузаштан аз шакли рушди аграрӣ-саноатӣ ба шакли рушди саноатӣ-аграрӣ дар назди таҳсилоти олий ва илми ҷумҳурий вазифаҳои нав мегузоранд.

Низоми муосири таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 39 муассисаи таҳсилоти олии қасбиро фаро мегирад, айни ҳол гузаришро ба низоми аврупоии таҳсилоти олии ба принсипҳои болонӣ асосёфта анҷом медиҳад. Вобаста ба ин, дар назди таҳсилоти олий вазифаи ҳамаҷониба татбиқ намудани наввариҳо, пеш аз ҳама, татбиқи наввариҳо мебояд дар раванди таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва идоракуни донишгоҳ сурат гирад.

Муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Тоҷикистон дар зинаи таҳсилоти бакалавр аз рӯи беш аз 300 ихтисос, дар зинаи магистратура аз рӯи 115 ихтисос мутахассис тайёр мекунанд. Дар рафти ислоҳоти низоми таҳсилоти олии даврони истиқлолият аксар донишкадаҳо ба донишгоҳҳо табдил дода шуданд, ки дар байни онҳо чунин донишгоҳҳои дар низоми таҳсилоти олии қасбии қишвар мақоми муҳим дошта, ба монанди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шотемур, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, инчунин донишгоҳҳои калони музофотӣ, ба монанди Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б.Ғ. Фафуров, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав, инчунин муассисаи таҳсилоти олии қасбии байнидавлатӣ – Донишгоҳи славянӣи Россияву Тоҷикистон (соли 1996 таъсис ёфтааст) ракибони сазовори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар бозори хизматрасонии таҳсилоти олии ҷумҳурий мебошанд. Ин донишгоҳҳо дорои мактабҳои илмӣ-омӯзгории

пешрафта, базаи таълимии ҳозиразамон ва озмоишгоҳҳои фаний ҷиҳозонида буда, аз усулҳои муосири тайёр кардани кадрҳо васеъ истифода мебаранд. Баъзе аз ин донишгоҳҳо дар ҷумҳурӣ маркази асосии омодасозӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи унвони донишгоҳ мебошанд.

Муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишиавии муносибатҳои иқтисоди ҷаҳонӣ ва дараҷаи баланди ҳаракату ҳичрати байнамилалии кадрҳо бо донишгоҳҳои қишварҳои ҳориҷӣ, пеш аз ҳама, Русия, Чин, Белоруссия, Қазоқистон, қисман ИМА, инчунин баъзе қишварҳои Осиё ва Аврупо рақобати амиқ доранд. Ба ҳисоби миёна тақрибан 11% донишҷӯён (аз ҳисоби умумии донишҷӯёни шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дошта) ба макотиби олии қишварҳои пешрафтаи ҷаҳон барои гирифтани дараҷаи таҳсилоти бакалавр дохил мешаванд (ба истиснои соли 2020, ки бемории фарогири КОВИД-19 сабаби маҳдудияти рафту омади одамон гардид). Аксаран ин гурӯҳ ҷавонони болаёқату донандай забонҳои ҳориҷӣ мебошанд. Ин ҳолат аз донишгоҳҳои ватанӣ сарфи талошҳои иловагиро баҳри баланд бардоштани рақобатнокии муассиса, чи дар сатҳи минтақаи Осиёи Марказӣ ва чи дар сатҳи байнамилалӣ тақозо менамояд.

Дар СМР – 2030 дар назди таҳсилоти олӣ вазифаи ҳарчи бештар ба инобат гирифтани талаботи бозори меҳнат гузашта шудааст. Таҳсилоти олӣ ҳадафҳои таъмини рушди босуботи давлату ҷомеаро пайравӣ намуда, стратегияи милии гузариш ба шакли саноатӣ-аграрии рушдро асос дониста, раванди иттилоотикунонӣ ва рақамикунонии иқтисодиёти ҷаҳонро ба инобат гирифта дар даҳсолаи наздик дигаргуниҳоро бештар мутобиқ сохтани таълиму тадрис ва таҳқиқоту пажӯҳишҳои илмӣ ба талаботи иқтисодиёту бозори меҳнат идома медиҳад. Донишгоҳ минбаъд ба рақамикунонидани хизматрасониҳои таҳсилотӣ ва дастрастар кардани онҳо таваҷҷӯҳи бештар хоҳад дод. ДМТ сиёсати кушодани ихтисосҳои нав, алалхусус дар равияҳои техникӣ, муҳандисӣ, тиббӣ ва дақиқу табиатшиносии аҳамияти татбиқӣ дошта идома дода, ихтисосҳои ба талаботи замон ҷавобгӯ набударо ихтисор хоҳад кард. Донишгоҳ ҳамкориро бо шарикони ҳориҷӣ баҳри омода намудани мутахассисони соҳаи илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ дар зинаҳои бакалавр ва магистратура дар доираи барномаҳои муштараки таълимий идома хоҳад дод. ДМТ тасмим дорад, ки дарсхои амалии фанни информатикаро дар тамоми ихтисосҳо зиёд кунад.

Дар шароити мусори рушд, пеш аз ҳама, дар шароити суръатёбии навовариҳои техникиву технологӣ талаботи бозори меҳнат низ тағиیر меёбад, ки ин таҳсилоти олии касбиро бо ҷолишҳои нав рӯ ба рӯ мекунад. Таҳия ва татбиқи барномаҳои таҳсилоти баъдидипломӣ ва иловагӣ, коркарди барномаҳои маҳсуси таълимии зинаи таҳсилоти олий бо фармоиши ягон корхона (ташкилот)-и мушаххас самти алоҳидаи фаъолияти донишгоҳҳо гардида истодааст. ДМТ дорои таҷрибаи ғании омода кардани кадрҳо тибқи барномаҳои таълимии таҳсилоти дуюми олий буда, инчунин кадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ дошта, таҷрибаи бойи ҳамкорӣ бо корфармоёни қалон андӯхтааст. Ин ҳама имкон медиҳанд, ки барномаҳои нави таҳсилоти олии касбӣ таҳия ва амалӣ карда шаванд. Тибқи арзёбихо, зарурати бозомӯзӣ бо мақсади соҳиби маълумоти олии дуюм шудан солҳои наздик динамикаи афзоиши солонаи 7-10 фоизро нигоҳ медорад. Ин маънои онро дорад, ки дар дурнамои наздик теъдоди донишҷӯёни барномаҳои таҳсилоти олии дуюми ДМТ аз 940 донишҷӯ дар соли таҳсили 2019-2020, ба беш аз 1300 донишҷӯ дар соли хониши 2024-2025 ҳоҳад расид.

2. Дар назди таҳсилоти олий вазифаи навсозии иқтидори миллии таҳқиқотҳо ва пажӯҳишҳои илмӣ, рушди мактабҳои илмии миллӣ, равонасозии фаъолияти онҳо ба татбиқи самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мусоидат намудан ба ҷаҳиши инноватсиониву технологии чумхурӣ истодааст. Ислоҳоти низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосан, ба раванди таълим таъсир расонида, онро ба қуллӣ дигаргун соҳт. Аммо тағиирот дар сиёсати таҳқиқотӣ, маблағузории илм, тиҷоратиқунонии дастовардҳои илмӣ ҳанӯз ба талаботи замон ҷавобгӯ нест.

3. СМР-2030 сармояи инсонӣ ва ҷузъҳои асосии он – маориф ва илмро ҳамчун омили асосии рушди инноватсионии давлат, муҳимтарин шарти баланд бардоштани амнияти миллӣ ва рақобатпазирии иқтисоди миллӣ муайян мекунад. Дар ин самт ҷораҳои таъхирнопазир андешида, дар низоми таҳсилоти олии касбӣ стандартҳои байналмилалии таҳсилотро ҳамаҷониба ҷорӣ намудан зарур аст. Таҳқими нақши давлат дар интихоб ва дастгирии самтҳои афзалиятноки илму техника дар назар дошта мешавад. Тақвияти иқтидори кадрӣ ва илмии чумхурӣ муҳимтарин ҷузъи таъмини рушди инноватсионии таъйиноти иҷтимоидоштаи чумхурӣ дониста мешавад. Ҳалли вазифаи қонеъсозии талаботи рӯзафзуни иқтисодиёти мамлакат бо мутахассисони

соҳибкасби донандаи забонҳои хориҷӣ ва дорои малакаҳои истифодабарандагони моҳири технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ ба уҳдаи низоми таҳсилоти олий гузашта шудааст.

4. Бо аз байн рафтани даврони иқтисоди нақшавӣ низоми тақсимоти хатмкунандагони мактабҳои олий алтернативаи сазовори танзими рушди касбии мутахассисони ҷавони нав ба бозори меҳнат воридгардидаро пайдо карда натавонист. Айни ҳол танҳо хатмкунандагони ихтисосҳои равияҳои омӯзгорӣ ва тиббии дар асоси маблағҳои буҷетӣ (маблағҳои давлатӣ) таҳсилкарда бо роҳҳат ба ҷои кор таъмин ва ҳозиршавии онҳо ба ҷои кори таъйиншуда назорат карда мешавад. Ҳамсола мактабҳои олии ҷумҳуриро зиёда аз 40 ҳазор мутахассис хатм мекунанд (44,6 ҳазор дар соли 2018, 43,2 ҳазор дар соли 2019), ки беш аз 87 фоизи онҳо дар соли аввали пас аз хатм бо ҷои кор таъмин карда мешаванд, аз ҷумла ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ дар хориҷа кор пайдо мекунанд. Аммо қисми зиёди хатмкардагони донишгоҳҳо аз рӯи ихтисоси ҳуд кор пайдо карда наметавонанд.

Афзоиши устувори демографии аввали солҳои 2000-ум дар сатҳи 2,32,4 фоизи солона (солҳои охир ин нишондиҳанда дар сатҳи 2,1 фоиз қарор дошт) рақобати баландро миёни довталабони МТОК-и ҷумҳурий дар замони мотаъмин мекунад. Миёни хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ талаботи устувор ба дарёftи таҳсилоти олий боқӣ мондааст, аммо ҳадафи фарогирии 30% хатмкунандагони мактабҳо ба муассисаҳои таҳсилоти олий ҳанӯз ба даст наомадааст. Коэффициенти фарогирии аҳолӣ бо маълумоти олий 28%-ро (соли 2016) ташкил дод. Ин омил зарурати тақвияти иқтидору имконоти МТОК ҷумҳуриро барои қабули бештари донишҷӯён ҳам ба ихтисосаҳои мавҷуда ва ҳам ба ихтисосаҳои нав қушодашаванда ба вуҷуд меорад.

Бозори меҳнат аз таҳсилоти олии касбӣ хатмкунандагони боз ҳам салоҳиятноктарро интизор аст. Ин зарурат дар раванди таълим бештар ҷорӣ намудани машғулиятҳои амалиро тақозо намуда, талаб мекунад, ки ба тағйироти бозори меҳнат таваҷҷӯҳи доимӣ дода, ба талаботи нав ба нави бозори меҳнат бо омодасозии мутахассисони муносиб посух диҳанд. Вазифаи тезонидани индустрекунонӣ дар ҷумҳурий ва ба ин васила гузаштан аз шакли аграрӣ-саноатии рушд ба индустрӣ-аграрӣ дар назди таҳсилоти олий вазифа мегузорад, ки шумораи ҷойҳоро барои тайёр кардани мутахассисони табиатшиносӣ ва муҳандисӣ афзоиш диҳанд. Баъзе аз барномаҳои МДТ

бакалавриат ва магистратура ба модернизатсия ва актуализатсия ниёз доранд, ки бо иштироки корфармоён бо мақсади тавсеаи таҳсилот ба амалия нигаронида шуда бошанд ва дар самти омодасозии донишҷӯён таҷдид ва тамдид карда шаванд.

Воқеяти муосири таҳсилоти олии касбӣ аз ҷалби сустӣ соҳаи соҳибкорӣ (корфармоён) ба раванди таълим шаҳодат медиҳад. Ҷалби волидон ба раванди таълим дар мактабҳои олӣ аксар маврид тавассути раванди тарбия ва назорат аз болои хузури донишҷӯён дар машғулиятҳо кам ба назар мерасад.

5. Таъмини рақобатпазирии мактабҳои олӣ истифодаи васеи таълими электрониро талаб мекунад. Иваз намудани таҳсилоти гоибона ба таҳсилоти фосилавӣ дар соли 2017 барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳия ва ҷойгир кардани захираҳои электронии таълимиро (ЗТЭ – захираҳои таълимии электронӣ) дар захираҳои интернетии донишгоҳ ҳатмӣ соҳт.

Интегратсияи системаи таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва системаҳои таҳсилоти дигар кишварҳо хусусияти маҳаллӣ дорад, донишгоҳҳои ҷумҳурӣ аз шароити фароҳамовардашуда барои интернатсионализатсияи таълим ба қадри кофӣ истифода намебаранд. Самаранокии барномаҳои татбиқшавандай дараҷаи бакалавр дар байнин донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Беларус бинобар фарқияти назарраси арзиши солонаи таҳсили як донишҷӯ дар шаҳрҳои Душанбе ва Минск камтар аз 30%-ро ташкил медиҳад. Шартҳои барномаҳои магистрии муштараки таълимӣ, ки дар доираи Донишгоҳи Шабакаи ИДМ ва Донишгоҳи СҲШ амалӣ карда мешаванд, нокифояанд. Ҳолатҳои ҷудогонаи зудамалии академӣ дар доираи барномаи Эрасмус+ аз ҷониби макотиби олии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва шарикони дигар ба мушоҳида мерасанд.

Дар солҳои истиқлолият ҳаракати академии кормандони илмию омӯзгорӣ хеле қоҳиш ёфт. Донишгоҳҳо шароити аз зудамалии академии доҳили ҷумҳуриявии кормандони илмӣ ва педагогӣ ба таври бояду шояд истифода намебаранд, ки ин ҳолат масъалаи таҳияи механизмҳои фаъолсозии онро ба миён меорад.

Маблағузорӣ барои зудамалии академии кормандони илмӣ ва омӯзгорӣ ба донишгоҳҳо ва марказҳои илмии хориҷӣ нокифоя аст.

Яке аз дастурҳои стратегияи рушди ҷумҳурӣ, ки дар СМР-2030 омадааст, тақвияти ҳамкорӣ дар самти хатти Ҷануб-Ҷануб мебошад, ки дар назди ҷомеаи донишгоҳҳои ҷумҳурӣ вазифа мегузорад, то ҳамкориҳои таълимӣ ва илмиро

бо донишгоҳо тақвият бахшанд ва марказҳои таҳқиқотӣ дар Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу-Шарқ, махсусан дар соҳаҳои техникӣ, муҳандисӣ, технологӣ ва иқтисодӣ бунёд карда шаванд.

III.ТАҲЛИЛИ МУҲИТИ ДОХИЛӢ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мақоми махсуси «миллӣ» дорад, парчамбардори таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ва яке аз донишгоҳҳои пешрафтаи минтақаи Осиёи Марказӣ бокӣ мемонад. Дар баробари бисёр дастовардҳо ва муваффақиятҳо дар донишгоҳ як қатор мушкилот низ мавҷуданд, ки ҳалли онҳо ба рушди он тақони ҷиддие ҳоҳад бахшид. Ҷараёни рушд дар ояндаи наздик ислоҳоти минбаъда ва дигаргунсозии соҳтории донишгоҳро дар самти интернатсионализатсияи он дар назар дорад.

ДМТ дар ҳоле ки ҳамчун донишгоҳи классикӣ (анъанавӣ) бокӣ мондааст, ният дорад, ки худро ба самти донишгоҳҳои бузурги таҳқиқотии миқёси минтақавӣ табдил дихад ва дар соҳаҳои муайяни таҳқиқот ба донишгоҳи эътирофшудаи илмии сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёбад. Дар баробари ин, донишгоҳ масъулияти маркази пешбарандай тайёр кардани кадрҳои дорои ҳувияти устувори миллиро бар дӯш дорад.

Ислоҳоти соҳаи маориф низоми таҳсилоти олии касбии ҷумҳуриро низ ба таври назаррас фаро гирифтааст ва идоракуни таҳсилоти оли, ташкил ва маблағгузории таҳқиқоти илмӣ, таҳқими нуфуз ва пешбуруди бренд донишгоҳ ислоҳот ва такмили минбаъдаро талаб мекунанд.

Мактабҳои илмии донишгоҳ, аз қабили ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ, меҳаника, физикаи полимерҳо, физикаи назариявӣ, химияи пептидҳо, химияи координатсионӣ, биохимия, ботаника, минералогия, геологияи муҳандисӣ, таърихи ҳалқи тоҷик, забоншиносӣ ва адабиётшиносии тоҷик, забоншиносии араб, ҳиндшиносӣ, адабиёти муосири форсӣ, иқтисоди минтақавӣ, баҳисобгириӣ, иқтисодиёти кишоварзӣ ва рушди устувори иқтисодӣ, ҳуқуқи гражданиӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз ҳудуди он ҳам маъруфият пайдо кардаанд.

ДМТ дар миқёси ҷумҳурӣ ягона донишгоҳест, ки мутахассисони зинаи бакалавро аз рӯи ихтисосҳои меҳаника, амнияти компютерӣ, метеорология ва иқлимишиносӣ, астрономия, технологияи кимиёвии истеҳсоли моддаҳои

ғайриорганикӣ, технологияи химиявӣ барои истеҳсоли моддаҳои органикӣ, илми биомедитсина, бостоншиносӣ, криминалистика, ҳифзи ҳуқуқи муаллиф, забони ҳиндӣ, забони пашту, забони урду, фаъолияти иттилоотӣ ва таҳлилӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ, сиёсати хориҷӣ ва дипломатия, журналистикаи байналмилалӣ, WEB-журналистика, идоракунии сармоягузориҳои хориҷӣ, омор ва кибернетикаи иқтисодӣ махсуб меёбад.

Муҳимтарин омили муайянкунандай рақобатпазирӣ донишгоҳ дар муҳити пайваста тағирёбанда пешниҳоди таҳсилоти босифат мебошад, ки ба малакаи тахассуси баланди ҳайати омӯзгорон, мавҷудияти заминаи моддӣ, барномаҳо барои таълимӣ донишҷӯён, ҳамкории донишгоҳ бо ташкилоту корхонаҳо алоқаманд аст.

Иқтидори кадрии мавҷуда ва инфрасоҳтори таълимӣ ба ДМТ имкон медиҳад, ки бузургтарин донишгоҳ дар миқёси чумхурӣ боқӣ монад ва минбаъд низ бозори меҳнатро бо мутахassisони баландихтисос, донандагони ҳадди аққал ду забони хориҷӣ ва корбарони пешрафтаи технологияҳои мусири иттилоотӣ дар зиёда аз 100 самти тахассус, рақобатпазирӣ дохилӣ ва берунӣ таъмин намояд. Аммо бо назардошти ниёзҳои бозори хидматрасонии таълимӣ, ҳам дар минтақаҳои дохилӣ ва ҳам дар минтақаи Осиёи Марказӣ, инчунин дар асоси татбиқи сиёсати интернатсионализатсияи донишгоҳ, потенсиали татбиқи барномаҳои таълимии бакалавр ва магистр бо забонҳои англисӣ ва забони русӣ боқӣ мондааст.

Бо мақсади мусоидат ба шуғли ҳатмкунандагон дар соли 2019 дар соҳтори донишгоҳ шӯбай таҷрибаомӯзии донишгоҳ ва кор бо мутахassisони ҷавон ба Маркази рушди қасбӣ табдил дода шуд, ки дар асоси талаботи бозори меҳнат ва рақобат дар бозори мутахassisони дорои маълумоти олӣ дар назди он вазифаҳои нав гузашта шуд. ДМТ мақоми худро ҳамчун бузургтарин донишгоҳ ҳифз карда, ҳамасола беш аз 4 000 мутахassisи соҳибихтисосро ба бозори меҳнат мебарорад. Масъалаи баланд бардоштани салоҳиятнокии ҳатмкунандагон самти амалии раванди таълим масъалаи асосии фаъолияти таълимии донишгоҳ мегардад. Ҳалли ин мушкилот бештар аз ташкил ва таҷрибаи донишҷӯён дар корхонаҳо ва ташкили ихтисос вобаста аст. Айни замон ДМТ бо идораю муассисаҳои давлатӣ, корхонаҳо ва ташкилотҳои бахши ҳусусӣ барои гузаронидани таҷрибаомӯзии донишҷӯён беш аз 100 шартнома дорад. Инчунин ДМТ дар заминаи муассисаҳои тиббӣ кафедраҳои махсусро таъсис дод, ки дар онҳо на танҳо барои донишҷӯёни факултети тиббӣ

тачрибаомузӣ ташкил карда мешавад, балки таълими таҳқиқоти мукаммали назариявӣ низ ба роҳ монда шудааст. ДМТ яке аз калонтарин донишгоҳҳои ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад, ки дар он омӯзгорони оянда низ тайёр карда мешаванд. Айни замон дар заминаи мактабҳои миёнаи шаҳри Душанбе кабинетҳои методӣ ташкил карда шудаанд. Донишгоҳ дар заминаи имконоти ҳуд бо қумаки муассисаҳои бонкӣ синфҳонаҳои бонкӣ таъсис додааст. Қадами навбатӣ дар ин самт бояд таъсиси пойгоҳҳои таълимӣ дар заминаи корхонаву ташкилотҳои истеҳсоливу дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқи ҷумҳурӣ, инчунин ҷалби ширкатҳои хусусӣ барои ташкили озмоишгоҳҳои илмӣ ва таълимӣ бошад.

Таъмини донишҷӯён бо хобгоҳҳои бароҳат дар «Шаҳраки донишҷӯён», ҳифзи иҷтимоии онҳо (илова ба стипендияҳои давлатӣ муқаррар намудани стипендиияи номӣ, додани имтиёзҳо дар пардоҳти маблағи таҳсил ба донишҷӯён аз оилаҳои ниёзманд ва ғайра) донишгоҳро барои довталабону донишҷӯёни ватанӣ ва ҳориҷӣ, аз ҷумла аз кишварҳои Осиёи Марказӣ боз ҳам ҷолибтар мегардонад.

IV. ТАҲЛИЛИ МУҲИТИ БЕРУНА ВА ДОХИЛӢ ДАР АСОСИ ТАҲЛИЛИ SWOT

Гурӯҳи корӣ таҳлили муҳити беруна ва дохилии донишгоҳро бо истифода аз усули таҳлили SWOT аз моҳи декабри соли 2020 то январи соли 2021 гузаронид. Таҳлил асосан дар заминаи омӯзиш ва бардошт аз қарорҳои Шӯрои олимони ДМТ дар давраи солҳои 2010-2020, ҳисботҳои солонаи ректори донишгоҳ «Дар бораи натиҷаҳои фаъолияти донишгоҳ ва нақшаҳои оянда» дар ҳамин давра сурат гирифт. Аъзоёни гурӯҳи корӣ бо олимони варзида ва кормандони ботаҷрибаи донишгоҳ оид ба мушкилоти мавҷуда ва самтҳои афзалиятноки рушди донишгоҳ як қатор мулӯқот доир намуданд. Гурӯҳи корӣ инчунин аз пажӯҳишҳои унвонҷӯёни ДМТ Ситара Ғаниева ва Равшан Абдуллоҳозода истифода намуд. Ҷанбаҳои қавӣ ва заифи донишгоҳ дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

Ҷадвали 1. Ҷанбаҳои қавӣ ва заифи донишгоҳ

Самти фаъолият	Ҷанбаҳои қавӣ	Ҷанбаҳои заиф
----------------	---------------	---------------

Асосҳои институционалӣ ва идоракунӣ	<ul style="list-style-type: none"> - ДМТ ягона МТОК Тоҷикистон аст, ки мақоми маҳсуси миллӣ дорад; - ДМТ ҳамчун донишгоҳи марказии Тоҷикистон мешиносанд; - давлат самтҳои асосии фаъолияти донишгоҳро дастгирӣ мекунад; - ба нақшагарии стратегии рушди донишгоҳ (истифодаи барномаҳои мақсаднок); - талаботи баланд миёни довталабон, аз ҷумла барои таҳсил тариқи шартнома; - имичи ташкилқунандай бомувафғақ ва таҷрибаи ганий баргузор намудани симпозиумҳо, конфронсҳо, ва фестивалҳои қалон, инчунин мактабҳои тобистонаи сатҳи миллӣ ва байналмиллӣ, - риояи таносуби гендерӣ, 	<ul style="list-style-type: none"> - чандир набудани сохтори ташкилӣ-идоракуни; - набудани шӯбайи маркетинг дар сохтори ташкилӣ-идоракунии донишгоҳ; - марказонии аз ҳад зиёди идоракунӣ, мураккаб будани тартиби ҳаракати ҳӯҷҷатҳо ва ҳӯҷҷатгузорӣ, мавҷудияти бүрөократия; - набудани назорати лозимаи раванди бо ҷои кор таъминшавии хатмкунандагон ва идоракунии рушди қасбии онҳо.
--	---	---

	иштироки занон дар тамоми соҳаҳои фаъолияти донишгоҳ	
--	--	--

<p>Фаъолияти таълимӣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - доираи васеи самтҳои омодасозии кадрҳо; - доштани таҷрибаи таҳияи барномаҳои таълимии ба амалия нигаронидашуда; - татбиқи силсилаи комили тайёр намудани кадрҳои дорои маълумоти олӣ (бакалавриат, магистратура, докторантураи PhD); - татбиқи барномаҳои таълимии зинаи бакалавр бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ; -мавҷудияти барномаҳои таҳсилоти иловагӣ: пешаздонишигӣ (литсей), аспирантура, ДТИОМТОКҶТ ва иловагӣ (МОЗ, Институти Конфутсий) ва диг. 	<ul style="list-style-type: none"> - таъминоти нокифояи моддию техникии раванди таълим барои ба таври васеъ ба роҳ мондани шаклҳои интерактивии тадрис ва таълим; - сатҳи пасти бали гузариши довталабон ба гурӯҳҳои шартномавии баъзе ихтисосҳо; - фарсада будани базаи таълимӣ-озмоишгоҳӣ дар баъзе ихтисосҳо; - афзудани сарбории таълимии ҳайати профессорону омӯзгорон; - механизмҳои номукаммал ва назорати камсамари сифати таълим; - имкониятҳои маҳдуд барои фиристадани омӯзгорон ба донишгоҳу марказҳои илмии пешрафтаи ҷаҳон барои таҷрибаомӯзӣ ва такмили ихтисос; - рушди нокифояи технологияҳои таълимии ба донишҷӯ нигаронидашуда (интихоби донишҷӯён аз технологияҳои инфиродии таълимӣ) ва диг.
---------------------------------	--	---

Фаъолияти илмӣ инноватсионӣ	<p>- мавҷудияти мактабҳои илмӣ дар самтҳо гуногун;</p> <p>- мавҷудияти марказҳои илмӣ ва таълимӣ-таҳқиқотӣ;</p> <p>- мавҷудияти шӯроҳои диссертационии тобеи КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тобеи КОА Федератсияи Россия ба байнидавлатӣ (бо</p>	<p>-ҳаҷми ками ичрои КИТТК (НИОКР) бо дарҳости корхонаҳо;</p> <p>- заминаи фарсадашудаи озмоишӣ-техниқӣ дар як қатор самтҳои илмӣ;</p> <p>- сатҳи пасти тиҷоратикунонии натиҷаҳои КИТ-и олимони донишгоҳ;</p>
------------------------------------	--	---

	<p>Қирғизистон) барои дифои рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дар самтҳои калидии таҳассусҳои илмӣ;</p> <p>- омодасозии мутаҳассисони таҳассуси олӣ аз рӯйи 103 барномаи таълимии зинаи докторантураи PhD;</p> <p>- мавҷудияти китобхонаи илмӣ бо хазинаи беш аз 1 млн китобу матбуоти даврӣ;</p> <p>- ҳамкориҳои зич бо пажӯҳишишгоҳҳои АМИТ;</p> <p>- ҳамкорӣ бо як қатор донишгоҳу марказҳои илмии пешрафтаи хориҷӣ;</p> <p>- потенсиали ғании ичрои КИТТК (НИОКР) бо дарҳости муассисаҳо;</p> <p>- таҷрибаи арзёбии иқтидори захиравии манотиқи кишвар ва таҳияи барномаҳои рушди минтаҳаҳо.</p>	<p>- қафомондагии мактабҳои илмӣ аз рӯйи самтҳои нави илмҳои дақиқ;</p> <p>- фаъолияти сусти чопи мақолаҳои илмии ҳайати устодону профессорон дар маҷаллаҳои тақризшавандай вориди системаи иттилоотию таҳлилии иқтибосоварии илмии Scopus ва Web of Science;</p> <p>- самаранокии нокифояи докторантураи PhD (аспирантура);</p> <p>- рақамикунонии нокифояи захираҳои китобхона, набудани китобхонаи қавии электроние, ки ба ҳамаи устодону профессорон ва донишҷӯёни донишгоҳ ба воситаи интернет дастрас бошад;</p> <p>- номукаммалии хазинаи китобхона бо китобҳо ва адабиёти илмӣ, аз ҷумла ба забони давлатӣ.</p>
--	---	---

Фаъолияти байналмилалӣ	<p>-имичи донишгоҳи муввафқақ дар миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон; - мавҷудияти шартнома ва меморандумҳои басташуда бо зиёда аз 280 донишгоҳ ва марказҳои илмии хориҷӣ;</p> <p>-татбиқи барномаҳои муштараки таълимии бакалавриат ва магистратура бо донишгоҳҳои хориҷӣ.</p>	<p>- паст гардидани сатҳи донистани забони русӣ аз рӯйи таҳассус дар байни омӯзгорон;</p> <p>- ҳиссаи нокифояи донандагони забони англисӣ аз рӯйи таҳассус дар миёни омӯзгорон;</p> <p>-самаранокии пасти барномаҳои муштараки бо шарикони хориҷӣ татбиқшаванда;</p> <p>- ҳаракати академии нокифояи ҳайати омӯзгорону профессорон ва донишҷӯён (ҳам ба хориҷа ва ҳам аз хориҷа).</p>
-------------------------------	--	---

Таъминоти кадрӣ	<p>-мавҷудияти профессорону омӯзгорони баландиҳтинос;</p> <p>-сатҳи баланди ташаккули захираи кадрӣ;</p> <p>-дурнамои боло рафтани карера, на танҳо дар доираи донишгоҳ, балки дар дигар донишгоҳу марказҳои илмӣ, инчунин дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ;</p> <p>-озмуни баланд барои ишғоли вазифаҳои озоди донишгоҳ.</p>	<p>ҳайати омӯзгорони баландиҳтинос;</p> <p>-чалби ҳарчи бештари ҳайати профессорону омӯзгорон ба раванди таълим дар муқоиса бо фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ;</p> <p>-азкорравии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ; - ҳавасмандгардонии нокифоя барои корҳои эҷодӣ;</p> <p>- нобаробарии демографии ҳайати омӯзгорону профессорони унвондор дар сатҳи гурӯҳҳои синнусолӣ;</p> <p>- маоши нисбатан ками ҳайати профессорону омӯзгорон;</p> <p>-норасоии мутахассисони баландиҳтинос дар самти</p>
------------------------	---	---

		барномасозӣ, системаҳои иттилоотӣ ва технологияҳои рақамӣ.
Таъминоти иттилоотӣ	<ul style="list-style-type: none"> - сатҳи баланди таъминоти донишгоҳ бо компьютерҳо; - мавҷудияти донишгоҳи электронии амалкунанда бо ЗЭТ барои муҳассилини шакли фосилавӣ; -дастрасӣ ба шабакаи интернет дар ҳамаи биноҳои таълимӣ, маъмурӣ ва китобхонаҳо; - истифодаи васеи технологияҳои муосири иттилоттӣ дар раванди таълим ва F. 	<ul style="list-style-type: none"> - набудани шабакаи ягонаи локалии компьютерӣ дар донишгоҳ; - ҳамгирии нокифояи ҳамаи интернет-захираҳои донишгоҳ; -таъминоти барномавии нокифояи раванди таълим, коргузорӣ ва дастрасӣ ба фонди китобхона.

Таъминоти моддӣ-техникий	<ul style="list-style-type: none"> - инфрасохтори рушдкарда; - татбиқи босуръати барномаи бунёди пурраи «Шаҳраки донишҷӯён»; - мавҷудияти хобгоҳҳо барои донишҷӯён, аспирантон ва омӯзгорон; 	<ul style="list-style-type: none"> - фарсадашавии чисмонӣ ва маънавии иқтидори моддӣ-техникии баъзе сохторҳо; -дурии баъзе хобгоҳҳо аз биноҳои таълимӣ.
	<ul style="list-style-type: none"> -мавҷудияти иншоотҳои варзишӣ, майдончаҳо ва таҷҳизоти варзишӣ; -пойгоҳҳои таълимии беруназшаҳрӣ (“Такоб” ва “Зиддӣ” дар ноҳияи Варзоб, “Ҷавонӣ” дар минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдат, “Шаҳристон” дар ноҳияи Фарҳор); -ҳавасмандӣ ва дастгирии корхонаҳо барои нигоҳ доштан ва тақвияти базаи таълимӣ-озмоишгоҳии донишгоҳ ва ғ. 	
Молия	<ul style="list-style-type: none"> -мавҷудияти маблағузории давлатӣ; -афзоиши воридоти маблағ аз ҳисоби татбиқи барномаҳои таълимӣ, аз ҷумла аз содироти хизматрасониҳои таълимӣ ва ғ. 	<ul style="list-style-type: none"> -зарурати маблағузории бунёду соҳтмони пурраи «Шаҳраки донишҷӯён»; -тиҷоратиқунонии заифи натиҷаҳои КИТ; -номукаммалии банақшагирии молиявӣ.

Баҳогузорӣ ба омилҳои гуногуни таъсиргузор дар рушди донишгоҳ ва хатарҳои таҳдидкунанда дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Ҷадвали 2. Омилҳои таъсиргузор ва хатарҳо

Самти фаъолият	Имконот	Таҳдидҳо
----------------	---------	----------

Асосҳои институционалӣ ва идоракунӣ	<p>-дастгирии давлатӣ ба донишгоҳе, ки муассиси он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;</p> <p>- бастани созишиномаҳо оид ба шарикии стратегӣ бо вазорату корхонаҳои ҷумҳурӣ, ширкатҳои азим ва дигар корхонаву муассисаҳо.</p>	<p>-бозгашт ба низоми таҳсилоти собиқ;</p> <p>- рушди нокифояи механизмҳои ҳамкории бахши воқеии иқтисодиёт бо макотиби олий дар самтҳои таълимиву инноватсионӣ.</p>
Фаъолияти таҳсилотӣ	<ul style="list-style-type: none"> - афзудани теъдоди қабул ба ихтисосҳои талаботдошта; - афзудани талабот ба 	<ul style="list-style-type: none"> - сатҳи нисбатан пасти омодагии довталабон; - шиддати рақобат дар бозори хизматрасониҳои

	<p>хатмкунандагони ихтисосҳои равияи илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ;</p> <p>- ҷалби корфармоён ба ташаккули салоҳиятнокӣ ва баҳогузории сифати барномаҳои таълимӣ.</p>	<p>таълимии Тоҷикистон аз ҷониби МТОК пешрафтаи ҷаҳон;</p> <p>- паст гардидани теъдоди қабули довталабон ба баъзе ихтисосҳо бо сабабҳои ғайрибозорӣ.</p>
Фаъолияти илмӣ - инноватсионӣ	<ul style="list-style-type: none"> - иштироки донишҷуён, муҳаққиқон ва ҳайати профессорону омӯзгорон дар озмунҳои илмӣ ва дарёфти грантҳо; - тавссеаи бозори (афзоиши талобот ба) таҳқиқотҳои илмӣ-техникӣ, таҳқиқоти сотсиологӣ, хизматрасониҳои консалтингӣ ва иттилоотӣ; - татбиқи ҳадафи чоруми старатегӣ – саноатиқунонии босуръати иқтисодиёт. 	<ul style="list-style-type: none"> - афзоиши рақобат дар бозори хизматрасониҳои инноватсионӣ ва ворид гардидани марказҳои таҳқиқотии хориҷӣ ба бозори ватанӣ.

Фаъолияти байналмилалӣ	- мавҷудяти шабакаи васеи робитаҳои байналмилалӣ.	- фарқияти сатҳ ва сифати технологияву инноватсияҳои таҳсилотии ватанӣ аз ҷаҳонӣ
Таъминоти кадрӣ	-даъвати устодони соҳибзабон аз хориҷи кишвар ба кор; - даъвати олимони варзида ба мақсади бунёди мактабҳои нави илмӣ ва заминагузории самтҳои таҳқиқотӣ.	-кӯчидани олимони ҷавон ба давлатҳои хориҷӣ; -баҳри фаъолият ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт рафтани кормандону омӯзгорони донишгоҳ; - механизмҳои заифи ҳавасмандгардонии ҲПО.
Таъминоти иттилоотӣ	- дастрасии васеъ ба таъминоти барномавию технологияҳои компьютерии мусир.	-рақобати баланд дар бозори таҳсилоти электронӣ.
Таъминоти моддӣ-техникиӣ	-маблағгузории давлатии таъминоти моддӣ-техникиӣ	- дар натиҷаи инфлятсия қисман бекурб гардидани
	донишгоҳ; -татбиқи барномаҳои рушди соҳаи маориф, ки аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ маблағгузорӣ карда мешаванд; - ҳавасмандии бизнес барои муаррифии худ дар донишгоҳ ба василаи тақвиятбахшии заминаи таълимиӣ-озмоишгоҳии донишгоҳ ва ғ	пасандозҳои молиявӣ; - бухрони иқтисодӣ. ҳавасмандӣ ва дастгирии корхонаҳо барои нигоҳ доштан ва тақвияти базаи таълимиӣ-озмоишгоҳии донишгоҳ ва ғ

Молия	<p>-мавҷудияти заминаи қонунгузорӣ барои созмон додани корхонаҳои хурди инноватсионӣ дар назди донишгоҳ;</p> <p>-дастгирии молиявии соҳибкории бузург.</p>	<p>- кам гардиданӣ даромади пулӣ аз ҳисоби дохилшавии донишҷӯёни хориҷӣ;</p> <p>- суст гардиданӣ қобилияти пардохтпазирӣ аҳолӣ;</p> <p>-маблағгузории маҳдути мавзӯъҳои КИТ-ии фармоишӣ дар ИИТ ДМТ</p>
--------------	--	---

Ба омилҳои муҳити беруна, ки метавонанд ба фаъолияти донишгоҳ таъсири манғӣ расонанд, инҳоро метавон нисбат дод:

- шиддат ёфтани рақобат аз ҷониби МТОК Россия ва Хитой барои ҷалби довталабони болаёқат;
- ҳиссаи қалони аҳолии кишвар, ки имкони молиявии пардохти маблағи таҳсили фарзандро дар шуъбаи шартномавии донишгоҳ надоранд;
- номукаммалии бозори меҳнат, мавҷуд будани ҳолатҳои қабули ҷавонон ба кор на аз рӯи ҷенакҳи қасбият ва салоҳиятнокӣ.

Дар асоси таҳлили гузаронидашуда проблема ва вазифаҳое, ки дар назди донишгоҳ меистанд, сохторбандӣ шуда, роҳҳои ҳалли онҳо бо назардошти захираҳои мавҷуда муайян карда шуданд. Самтҳои афзалиятноки рушди донишгоҳ ва ҷораҳои татбиқи онҳо дар ҷадвали 3 ифода гардидаанд.

Ҷадвали 3. Самтҳои афзалиятноки рушди донишгоҳ ва ҷораҳои татбиқи онҳо

САМТҲОИ ФАЪОЛИЯТ	ИСТИФОДАИ ПАҲЛУҲОИ ҚАВӢ	МИНИМИЗАЦИЯИ ПАҲЛУҲОИ ЗАИФ
Асосҳои институт- сионалий идоракунӣ ва	- воридсозии иноватсияҳо дар раванди таълим, ташкили корҳои илмӣ, таҷҳизонидани	-бехинсозии сохтори ташкилӣ-идоракунии донишгоҳ, таҳияи барномаҳои рушди сохторҳо

	озмоишгоҳҳо, сохтори донишгоҳ ва ғ.	ва самтҳои алоҳидайи фаъолият.
--	-------------------------------------	--------------------------------

Фаъолияти таҳсилотӣ	<p>- омодасозии мақсадноки (фармоиши давлатӣ) кадрҳо барои мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои буҷетӣ, инчунин омодасозии кадрҳо бо фармоиши корфармоён /волидайн тибқи шартнома; - зиёд намудани шумораи кафедраҳои таҳассусӣ дар заминаи муассисаҳои тиббӣ ва бунёди клиникаи донишгоҳӣ;</p> <p>-иширик дар барномаҳои комплексии таҳсилот бефосила (ТИК ва курсҳои кутоҳмуддат);</p> <p>-роҳандозии барномаҳои таълимии балалавриат ва магистратура таҳсилоташон бо ду забон (тоҷикӣ-русӣ, тоҷикӣ-англисӣ ва ғ.).</p>	<p>-баланд бардоштани самаранокии барномаҳои таҳсилотии шабакавӣ; - тавсеаи имконоти ЗЭТ;</p> <p>-фаъолсозии шаклҳои фосилавии таълим;</p> <p>- рушди барномаҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии ҳайати омӯзгорону профессорон;</p> <p>- зиёд кардани барномаҳои таълимии дараҷаи бакалавр ба забони англисӣ;</p> <p>-ташкили барномаҳои таълимии магистратура бо забонҳои русӣ ва англисӣ; - таъсиси кафедраҳои нав (иқтисодиёти инноватсионӣ, идоракунии давлатӣ, рушди босубот, иқтисоди минтақа ва ғ.).</p>
----------------------------	--	--

Фаъолияти илмӣ - инноватсионӣ	<ul style="list-style-type: none"> - афзун кардани ҳаҷм ва зиёд кардани номгӯи корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, ки ба манфиати соҳаҳо, корхонаҳо ва минтақаҳои ҷудогонаи ҷумҳурӣ нигаронида шудаанд; - татбиқи низоми қабули электронии мақолаҳои илмӣ ба силсиламаҷаллаи «Паёми ДМТ»; -ташкил ва гузаронидани олимпиадаи байналмилалии донишҷӯён аз фанни физика (дар ду сол 1 маротиба); - татбиқи ҳадаф ва вазифаҳои “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 	<ul style="list-style-type: none"> -кушодани шӯроҳои диссертационии нав; -ворид гардидана маҷаллаи «Паёми ДМТ» ба рӯйхати маҷаллаҳои тақризшавандай системаи иттилоотию таҳлилии иқтибосварии илмии Scopus ва Web of Science; -фаъолгардонии хизматрасониҳои илмиву иттилоотӣ, инноватсионӣ, машваратӣ, сотсиологӣ ва таълимӣ дар бозори Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи Марказӣ; -ҷоннок кардани фаъолияти парки технологӣ дар самти татбиқи корҳои илмӣтаҳқиқотии ҲПО.
--------------------------------------	---	---

	<p>маориф, солҳои 2020-2040”</p> <p>-таҳия ва таълифи фарҳангҳои истилоҳотии бисёрзабонаи соҳавӣ ва ғ.</p>	
--	--	--

Фаъолияти байналмилалӣ	<p>-роҳандозии барномаҳои муштараки таҳсилотии зинаи докторантураи PhD бо донишгоҳҳои пешсафи чаҳон;</p> <p>-чалб бештари муҳассилин аз кишварҳои Осиёи Марказӣ, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Чин баҳри таҳсил дар зинаи магистратура ва докторантураи PhD;</p> <p>-чалби ҳарчи бештари грантҳо, ширкат дар каллоборатсияҳои байналмиллалӣ ва г.</p>	<p>- тавсеаи татбиқи барномаҳои муштараки таҳсилотии бакалавриат ва магистратура;</p> <p>-тавсеаи ҳаракати академикии ҲПО ва донишҷӯён;</p> <p>-ташкил ва баргузор намудани симпозиумҳо, конференсияҳо, семинарҳо ва мизҳои мудаввари байналмилалӣ доир ба масъалаҳои мубрами рушди таҳсилоти олий, иқтисодиёти миллӣ, инчунин масоили минтақавӣ.</p>
Таъминоти кадрӣ	<ul style="list-style-type: none"> - бозомӯзӣ ва баланд бардоштани малакаи таҳассусии кормандон дар хориҷи кишвар; - ба вуҷуд овардани рақобати доҳилидонишгоҳӣ; - фароҳам овардани механизмҳои шаффофи рушди қасбии мутахассисони ҷавон. 	-такмилдиҳии низоми ҳавасмандгардонии моддии ҲПО.
Таъминоти иттилоотӣ	<ul style="list-style-type: none"> - тавсеаи функсияҳои донишгоҳи электронӣ 	<ul style="list-style-type: none"> - рушди таъминоти компьютерӣ ва шабакаҳои компьютерӣ.
Таъминоти моддӣ техникӣ	<ul style="list-style-type: none"> - анҷоми соҳтмони кампуси «Шаҳраки донишҷӯён»; -татбиқи «Лоиҳаи таҷхизонидан ва таъминоти озмоишгоҳҳои илмӣ-таълимии ДМТ бо дастгоҳҳо ва реактивҳо барои солҳои 2021-2025». 	<ul style="list-style-type: none"> - бунёди озмоишгоҳҳои муштарак бо муассисаҳои таълимӣ ва илмии ҷумҳурӣ, инчунин ва ширкатҳои пешбар.
Молия	-рушди таҳсилоти иловагии	-татбиқи низоми

	касбй ва КИТ-и шартномавй.	банақшагирии дарозмуддати молиявй.
	ТАТБИҚИ ИМКОНОТ	ПЕШГИРИИ ХАТАРХО
Асосҳои институтионалии идоракунӣ	-рушди кластери таҳсилотии «Донишгоҳи Тоҷикистон»; -беҳинсозии тарҳи идоракуни кафедраҳо, факултетҳо ва донишгоҳ; - пешбуруди нуфузи ДМТ.	-такмилдиҳии механизмҳои ҳамкории донишгоҳ бо бахшҳои воқеии иқтисодиёт дар самтҳои таҳсилот ва иноватсия.
Фаъолияти таҳсилотӣ	-диверсификатсияи барномаҳои таълимии асосӣ ва иловагӣ; - аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳ (барномаҳои таълимӣ); -такмилдиҳии барномаҳои таҳсилотӣ бо назардошти стандартҳои касбӣ ва талаботи бозори меҳнат.	- тавссеаи доира ва номгӯи хизматрасониҳои таҳсилотӣ бо мақсади аз ҷиҳати нарҳ рақобатпазиru бозоргир кардани онҳо; - такмил додани низоми кор бо хонанадагони мактабу коллекҷҳо.
Фаъолияти иљмийинноватсионӣ	-тавссеаи робитаҳои байнидонишгоҳӣ: татбиқи лоиҳаҳои муштарақ, истифодаи имконоти кооператсияи иљмӣ ва ф.	-рушди мактабҳои иљмӣ; -таъсиси сохторҳои инноватсионии муштарақ бо намояндағони доираи соҳибкорӣ.

Фаъолияти байналмилалӣ	<p>-таъсиси факултетҳои муштарак бо донишгоҳҳои хориҷӣ;</p> <p>-таҳияи барномаҳои магистрии МВА;</p> <p>-ташкили барномаҳои маҳсус дар зинаҳои магистратура ва докторантураи PhD барои устодони макотиби олии Афғонистон ва кишварҳои дигар.</p>	<p>-таҳияи барномаҳои таълимии дорои сартификати байналмилалӣ;</p> <p>-иштироқи ҲПО дар лоиҳаҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ оид ба иқлими, иқтисодиёти сабз, мубориза алайҳи терроризм ва таҳдидҳои замони муосир.</p>
Таъминоти кадрӣ	-баланд бардоштани сатҳи касбияти ҲПО.	-татбиқи қоидаҳои шартномаи меҳнатии самарабаҳш бо ҲПО.
Таъминоти иттилоотӣ	-соҳтани озмоишгоҳҳои виртуалӣ ва таъминоти барномавии онҳо;	-рущди технологияҳои фосилавии таълимӣ; - баланд бардоштани сифати
	-таҳия ва татбиқи 3Дтехнологияҳо дар раванди таълим.	ЗЭТ.
Таъминоти моддӣ-техникӣ	<p>-анҷоми пурраи соҳтмони «Шаҳраки донишҷӯёни ДМТ» то 40-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон;</p> <p>-азнавсозии пешазмуҳлати базаи моддӣ-техникӣ ва мӯҷаҳҳазнокии раванди таълим.</p>	- зимни баҳрабардорӣ аз дастгоҳу таҷхизоти нодири илмӣ истифодаи механизмҳои ҳамкории шабакавӣ ва таъсиси марказҳои истифодаи колективии таҷхизоти нодир.
Молия	-истифодаи афзалиятҳои қонунгузории амалкунанда дар соҳаи танзими низоми таҳсилоти олий ва фаъолияти илмӣ.	-афзун кардани маблағгузории ғайрибӯҷетӣ аз ҳисоби ҷалби маблағҳо аз дигар сарчашмаҳо.

V. АФЗАЛИЯТҲОИ СТРАТЕГИЯИ РУШД (дар асоси таҳлили SWOT)

5.1. Маориф

Ҳадафи стратегӣ: Таъмини самаранокӣ ва рақобатпазирии низоми таълимии ДМТ дар асоси равишҳои муосир, аз ҷумла дар асоси:

- ҳамгироии равандҳои илмӣ ва таълимӣ;
- татбиқи пурраи технологияҳои таълими фосилавӣ;
- ташкил ва пешбурди курсҳо ва барномаҳои даҳлдори таҳсилоти иловагӣ;
- соҳтани абзорҳои пешрафта барои ҷалби довталабони хориҷӣ;
- соҳтани воситаҳои пешрафтаи шуғл барои ҳатмкунандагон;
- соҳтани омӯзиши муттасили амалӣ дар ҳама сатҳҳои таҳсилот (бакалавр, магистратура, докторантураи PhD), аз ҷумла барномаҳои таҳсилоти иловагӣ, аз ҷумла дар доираи омӯзиши шабакавӣ ва кооперативӣ.

Афзалиятҳои рушд:

1. Ҷалби довталабон: тавсеаи ҷуғрофия, баланд бардоштани сифати композитсия ва истифодаи асбобҳои муосири ҷаззоб;
2. Шарикии стратегӣ ва шабакавӣ бо донишгоҳҳои шарики хориҷӣ ва корфармоён;
3. Равона намудани раванди таълим ба талаботи корфармоён ва стандартҳои касбӣ, инчунин ҳамгироӣ бо раванди илмӣ ва навоварӣ;
4. Системаи пурраи самарабахши шуғли ҳатмкунандагон;
5. Таъмини самаранокии иқтисодии раванди таълим бидуни аз даст додани сифат;
6. Тавсеаи ҷорӣ намудани технологияҳои санчиши фосилавӣ;
7. Афзоиши назарраси ҳиссаи даромад аз таҳсилоти иловагӣ, ҷалби донишҷӯён ва довталабони хориҷӣ ба буҷай ДМТ, рушди низоми талабшаванда ва рақобатпазири таҳсилоти иловагии касбӣ.

5.2. Илм ва навоварӣ

Ҳадафи стратегӣ: Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти илмию инноватсионӣ дар самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумхурии Тоҷикистон.

Афзалиятҳои рушд

1. Мустаҳкам намудани мавқеи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун як маркази пешрафтаи илмӣ дар кишвар ва минтақа.

2. Баланд бардоштани ҳиссаи ҳайати омӯзгорон, докторантҳо ва магистрҳо, ки дар татбиқи таҳқиқоти бунёдӣ ва амалии илмӣ иштирок мекунанд.

3. Фароҳам овардани шароит барои ҷалби сармоягузорӣ ба фаъолияти илмии донишгоҳ. Зиёд кардани шумораи лоиҳаҳо ва барномаҳои илмии маблағгузорӣ тавассути диверсификатсияи даромади буча, аз ҷумла тавассути таҳияи қарордодҳои тиҷорӣ барои пешниҳоди хадамоти техникӣ, гузаронидани таҳқиқоти сотсиологӣ ва маркетингӣ, расонидани хидматҳои эксперти ва машваратӣ ва ба ин васила афзоиши ҳаҷми корҳои таҳқиқотӣ ва таҷрибавӣ.

4. Ҳавасмандгардонии рушди самтҳои афзалиятноки таҳқиқотӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои донишгоҳ муайян карда шудаанд, аз ҷумла корҳо оид ба таъминоти моддию техникӣ ва ташкилии таҳқиқоти илмӣ.

5. Афзоиши теъдоди шаҳодатномаҳои муаллифӣ, патентҳо ва нашрияҳои илмӣ дар маҷаллаҳои байналмилалӣ бо омили импактӣ, ки ба пойгоҳҳои илмии байналмилалӣ дохил карда шудаанд ва тавассути он мустаҳкам намудани нуфузи байналмилалии илмии донишгоҳ.

6. Татбиқи самарабахши натиҷаҳои таҳқиқот дар раванди таълим ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълим.

7. Рушди системаи интиқоли технология.

8. Ҳамоҳангсозӣ ва дастирии корҳои илмию ихтироъкории олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

9. Рушди таҳқиқоти байнисоҳавӣ ва ташкили дастирии рақобатии лоиҳаҳои таҳқиқотии байнисоҳавӣ.

10. Дастирий дар татбиқи таҳқиқоти бунёдӣ, амалӣ дар самтҳои афзалиятноки илм ва техника.

11. Ташкили ташхиси илмӣ барои гузаронидан ва иштирок дар озмунҳои дохили донишгоҳӣ ва ҷумҳурияйӣ.

12. Аз нав ташкил намудани соҳтори қисми илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо мақсади самараноктар татбиқ намудани фаъолияти инноватсионии олимони донишгоҳ.

5.3. Роҳбарият ва кормандон

Ҳадафи стратегӣ:

Баланд бардоштани самаранокии системаи идоракуни ДМТ тавассути:

1. Истифода ва такмил додани технологияҳои муосири идоракуни стратегӣ, идоракуни сифат;
2. Баланд бардоштани устувории молиявии ДМТ ва самаранокии иқтисодии равандҳои асосӣ.

Афзалиятҳои рушд:

1. Такмили системаи идоракунӣ ва банақшагирӣ (амалиётӣ ва стратегӣ);
2. Рушди захираҳои инсонӣ;
3. Таҳияи системаи муассири буҷетсозӣ дар асоси voguzor кардани ваколат ва масъулият (буҷаи худтанзимкунӣ).

Ҳадафи стратегӣ:

1. Таъмини шароити оптимальӣ барои таълими донишҷӯён ва кормандони ДМТ бо роҳи пурра ба итном расонидани соҳтмони шаҳраки ДМТ тибқи стандартҳои байналмилалӣ, инчунин тавассути ҳамкорӣ бо корхонаю ташкилотҳои пешрафта.
2. Такмили шаҳраки донишгоҳ бо шароити мусоид ва бехатари таълим ва кор;
3. Модернизатсия ва рушди системаҳои иттилоотии ДМТ ва таъмини сифати вазифаҳои хизматрасонӣ барои донишҷӯён ва кормандон дар сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ.

5.4. Инфрасоҳтор

Ҳадафҳои стратегӣ: фароҳам овардани шароити оптимальӣ барои таълим ва фаъолияти донишҷӯён ва кормандони ДМТ бо роҳи пурра ба итном расонидани соҳтмони кампуси “Шаҳраки донишҷӯёни ДМТ” тибқи стандартҳои байналмилалӣ, ҷалби корхонаву ширкатҳои пешрафта ба ин кор.

Афзалиятҳои рушд:

1. Бунёду азnavsозии “Шаҳраки донишҷӯёни ДМТ” аз рӯи принсипи фароҳам соҳтани шароити бароҳат ва бехатари таҳсил, кор ва фаъолият барои ҳама.
2. Таҷдид ва рушди системаҳои иттилоотии ДМТ ва таъмини сифати баланди хизматрасонӣ ба донишҷӯйн ва кормандон мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии соҳа.

5.5. Маркетиг, корҳои таълимӣ ва берун аз донишгоҳӣ

Ҳадафи стратегӣ: Сохтани системаи муассири маркетингии ДМТ барои тавсееи ҷуғрофия ва қаламрави нуфуз дар минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Афғонистон, ҷалби маблағҳои иловагӣ барои рушди донишгоҳ.

Афзалиятҳои рушд:

1. Маркетинги самарарабахш дар бозори дохилӣ ва минтақавӣ (Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Афғонистон), мавқеи фаъол ва пешбурди брендӣ ДМТ.
2. Рушди фандрайзинг дар асоси ташкили системаи ҳамкорӣ бо ҳатмкунандагон ва шарикони ДМТ.
3. Таъмини ҳамгироии байналмилалӣ;
4. Баланд бардоштани фарҳанги корпоративӣ.

Чорабиниҳои асосии рушди стратегии ДМТ:

1. Такмили раванди таълим ва ҳамҷоякуни он бо истеҳсолот.
2. Таъмини таълимию методӣ, иттилоотӣ ва моддию техникии раванди таълим.
3. Шиддатнокии фаъолияти таҳқиқотӣ ва инноватсионӣ.
4. Таъмини ҳамгироии байналмилалӣ ва байналмилалӣ.
5. Рушди системаи муттасили таҳсил.
6. Баланд бардоштани нерӯи кадрии донишгоҳ.
7. Такмил додани системаи идоракунӣ ва буҷаи гуногунҷабҳа.
8. Рушди инфрасохтори донишгоҳ.

VI. ВОСИТА ВА ПРИНСИПХОИ АСОСИИ ТАТБИҚИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ДМТ

Воситаҳои асосии татбиқи Стратегияи рушди ДМТ барои давраи то 2030 инҳоянд:

- ҳамасола харитаҳои роҳ дар самтҳои асосии Стратегияи рушди ДМТ таҳия қарда мешаванд;
- назорати ичрои чораҳои харитай роҳ;
- таҳлили татбиқи чорабинихои солона ва навсозии вазифаҳои соли оянда.

Стратегияи рушд, нақшай чорабинихои солона, таҳлил, татбиқ ва амалигардонии вазифаҳоро барои татбиқи Стратегия бо қарори Шӯрои олимони ДМТ қабул мекунад.

Дар зер принципҳое оварда мешаванд, ки дар ташаккули Стратегияи рушди ДМТ, назорат ва идоракуни он нақши муассир доранд.

1. Принсири тақсимот ба фаъолияти стратегияҳои амалкунанда ва рушд

Ба идора кардани ҳузур дар раванди таҳсилот муносибати протсессӣ хос аст, аммо дар идоракуни рушд муносибати лоиҳавӣ хос мебошад. Чорабинихо, ки баҳри дастгирии равандҳои муосир равона карда шудаанд, набояд ба Стратегияи рушд шомил карда шаванд.

Стратегияи рушд танҳо лоиҳаҳоеро дар бар мегирад, ки ба ҳалли мушкилоти стратегӣ, аз ҷумла навсозии равандҳои асосии донишгоҳ равона шудаанд.

2. Принсири тамаркуз ба ҳалли мушкилоти стратегӣ

Нишондиҳандаҳои асосии Стратегияи рушд дар ҷаласаи стратегӣ ташаккул ва муҳокима карда мешаванд.

Тамоми чорабинихои Стратегияи рушд бояд ба ҳалли ҳадафҳои стратегӣ ва татбиқи афзалиятҳои стратегӣ, ки дар асоси таҳлили SWOT муайян шудаанд, равона карда шаванд.

3. Принсири назорат, масъулият ва ҳавасмандгардонӣ

Назорати ичрои чорабинихои дар Стратегияи рушд пешбинигардида аз ҷониби муовинони ректор ба амал бароварда мешавад.

Стратегияи рушд ҳар сол муфассал баён карда мешавад. Муовинони ректор мониторинги доимии ичрои чорабинихои самти худро дар тӯли сол анҷом дода, инчунин пешниҳодҳоро оид ба танзими вақт ва маблағгузории

татбиқи чорабиниҳое, ки дар ҷадвали роҳи Стратегияи рушд дохил карда шудаанд, баррасӣ менамояд.

Барои ичрои фаъолияти инфиродӣ ичроқунандагон шахсан масъуланд.

Ичро кардан / накардани тадбирҳои Стратегияи рушд метавонад аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд карда шавад ё ҷазо дода шавад.

4. Принсипи вокуниши сареъ

Ҷузъиёти тадбирҳои Стратегияи рушд ва ҳаҷми маблағгузорӣ метавонанд дар ҷараёни татбиқи онҳо дар асоси таҳлили амалии тағйирот дар муҳити беруна ислоҳ карда шаванд. Қарор дар бораи тағйир додани тафсилот ё ҳаҷми маблағгузорӣ аз ҷониби Шӯрои олимони ДМТ қабул карда мешавад.

5. Принсипи ҳисоботӣ

Натиҷаҳои татбиқ, натиҷаҳои асосӣ ва инҷунин натиҷаҳои мобайни татбиқи Стратегияи рушд бояд дар баҳшҳои соҳторӣ ва дар Шӯрои олимони ДМТ муаррифӣ ва муҳокима карда шаванд.

Чадвали роҳҳои татбиқи чорабиниҳои калидии рушди стратегии ДМТ

№ р/т	Номгӯи чорабинӣ	Муҳлати татбиқ	Масъулун	Нишондодҳои самаранокӣ ва натиҷаҳои интизорӣ
Такмили раванди таълимӣ дар бозори меҳнат мутобиқкунонидашуда				
1.1.	Татбиқи омодасозии мақсадноки кадрҳо (бучетӣ) барои мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои бучетӣ, инчунин омодасозии мақсадноки кадрҳо дар гурӯҳҳои шартномавӣ барои самти соҳибкорӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, деканҳои факултетҳо	- таъмини 100% -и хатмкунандагон бо ҷойи кор аз руи ихтисос.
1.2.	Таъсиси кафедраҳои тахассусӣ дар муассисаҳои тиббӣ	Солҳои 2021-2023	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, декани факултети тиббӣ	- ташкили машғулиятҳои амалӣ; - ба итмом расонидани корҳои диломӣ;
1.3.	Иштирок дар барномаҳои ҳамаҷонибаи мақсадноки таҳсилоти давомдор (МИК ва курсҳои кӯтоҳмуддат);	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, директори ДТИОМТОҚҶТ, директори литеји ДМТ	- бастани шартномаҳо бо донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили курсҳои такмили ихтисос; - бастани шартномаҳо бо вазорату идораҳои давлатӣ, ширкатҳои калон, ассоциатсияҳои соҳибкорон (ассоциатсияҳои соҳавӣ) барои ташкили курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо;

				- тавсеаи самти курсҳои омодагӣ барои қабул ба донишгоҳ;
1.4.	Кушодани гурӯҳҳои омӯзиши забони ӯзбекӣ барои	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид	- қабули на камтар аз 800 донишҷӯ аз Ӯзбекистон дар 1 сол;

	шахрвандони Ӯзбекистон		ба таълим, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ	
1.5	Кушодани гурӯҳҳои омӯзиши дузабона (тоҷикӣ-русӣ, тоҷикӣ-англисӣ ва ғ.)	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, деканҳои факултетҳо	- татбиқи таҳсилоти дузабона дар зиёда аз 20 ихтисоси омӯзишӣ
1.6.	Баланд бардоштани сатҳи барномаҳои таълимии дараҷаи бакалавр бо забони англисӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, деканҳои факултетҳо	- ҳар сол татбиқи 2 барномаи таълимӣ бо забони англисӣ дар

1.7.	Таҳияи барномаҳои магистрӣ бо забони англисӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, деканҳои факултетҳо	- ҳар сол татбиқи як барномаи таълимӣ бо забони англисӣ
1.8	Мусоидат дар тавссеаи потенсиали кадрӣ дар донишгоҳҳо ва муассисаҳои давлатии вилоятҳои шимолии Афғонистон	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилаӣ	<ul style="list-style-type: none"> - бастани созишномаҳои ҷадид бо донишгоҳҳои Афғонистон ва фаъолсозии татбиқи созишномаҳои мавҷуда; - қабули на камтар аз 100 нафар шаҳрвандони Афғонистон ба магистратура дар як сол; - ҳар сол қабул кардани на камтар аз 10 нафар шаҳрвандони Афғонистон ба докторантураи PhD
1.9.	Мусоидат дар ташаккули нерӯи кадрии донишгоҳҳои Ӯзбекистон	2021-2025	Муовини ректор оид ба робитаҳои	<ul style="list-style-type: none"> - бастани шартномаҳои ҷадид бо донишгоҳҳои Ӯзбекистон ва фаъолгардонии
2	бо гурӯҳҳои таълими забони тоҷикӣ		байналмилаӣ	<ul style="list-style-type: none"> татбиқи созишномаҳои мавҷуда; - қабули на кам аз 40 нафар шаҳрванди Ӯзбекистон ба магистратура ҳар сол; - ҳар сол қабул кардани на кам аз 4 шаҳрванди Ӯзбекистон ба докторантураи PhD <p>Таъмини таълимию методӣ, иттилоотӣ ва моддию техникии раванди таълим</p>

2.1	Тавсеаи вазифаҳои донишгоҳи электронӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, МТИваТФ	<ul style="list-style-type: none"> - таҳияи кантентҳои таълими башроити мусир - рақамӣ кардани китобҳои дарсӣ, васоити таълими ва монографияҳо аз ҷониби муаллиfonи ДМТ, ки дар тамоми давра бо забони тоҷикӣ нашр шудаанд; - ҳамгирии пойгоҳи китобхонаи электронии донишгоҳ дар Интернет, ҷорӣ намудани корти электронии китобхона барои донишҷӯён ва ҳайати омӯзгорони донишгоҳ.
2.2.	Рушди таъминоти компьютерӣ	ҳамасола	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, МТИваТФ	-ҳар сол 10 фоиз таҷдид кардани парки компьютерӣ;
2.3.	Рушди шабакаҳои компьютерӣ	соли 2021	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия,	<ul style="list-style-type: none"> - ташкили шабакаи ягонаи компьютерии умумиҷаҳонӣ; - таъмини дастрасии захираҳои электронии ДМТ барои ҳамаи донишҷӯён ва ҳайати омӯзгорон;
			МТИваТФ	

2.4.	Бунёди озмоишгоҳҳои виртуалӣ ва таъминоти барномавии онҳо	ҳамасола	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, МТИваТФ	- ташкили на камтар аз 1 озмоишгоҳ дар як сол; - баланд бардоштани сифати ЗЭТ;
2.5.	Таҳия ва татбиқи 3D-технологияҳо дар раванди таълим	ҳамасола	Муовини аввали ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, МТИваТФ	- таҳияи моделҳои 3D ва истифодаи онҳо дар раванди таълим
2.6.	Рушди технологияҳои таълимии фосилавӣ	ҳамасола	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, муовини ректор оид ба корҳои иқтисодӣ ва масоили иҷтимоӣ, МТИваТФ	- зиёд кардани контингенти донишҷӯёни таҳсилоти фосилавӣ; - хариди нармағзори литецензиядор

2.7.	Таъсиси озмоишгоҳдои муштараки таълимӣ ва илмӣ бо муассисаҳои илмӣ ва таълими чумхурӣ ва ширкатҳои муваффақ	ҳамасола	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия,	- кушодани на камтар аз 1 лаборатория дар як сол;
------	---	----------	---	---

			муовини ректор оид ба корҳои иқтисодӣ ва масоили иҷтимоӣ, МТИваТФ	
2.8.	Истифодаи ҳамгироии механизмҳои байнишабакавӣ ва марказҳои истифодаи дастаҷамъона аз дастгоҳҳои беназiri илмӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, муовини ректор оид ба корҳои иқтисодӣ ва масоили иҷтимоӣ МТИ ва ТФ	- баланд бардоштани сифати раванди таълим ва сатҳи таҳқиқоти илмӣ тавассути истифодаи механизмҳои пайвастшавӣ, марказҳои муштарак ва таҷхизоти беназiri илмӣ
3.	Интенсификатсияи фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ ва инноватсионӣ			

3.1.	Дастгирии мактабҳои мавҷуда ва рушди мактабҳои нави илмӣ (самтҳо)	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия,	<ul style="list-style-type: none"> - зиёд кардани шумораи корҳои чопӣ дар маҷаллаҳо, ки дар системаҳои иттилоотию таҳлилии иқтибосҳои илмии Scopus ва Web of Science индексатсия карда мешаванд; - афзоиш додани таҳқиқоти шартномавии иқтисодӣ.
3.2.	Афзоиши ҳаҷм ва рӯйхати лоиҳаҳои таҳқиқотӣ, ки бо фармоиши иттиҳодияҳои истеҳсолкунандагони мол, корҳонаҳои мушаҳҳас ва минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия	<ul style="list-style-type: none"> -10% афзоиши додани ҳаҷм ва рӯйхати корҳои таҳқиқотӣ, ки тибқи шартномаҳои ҳоҷагӣ анҷом дода шудаанд; - иштироки донишҷӯён ва аспирантҳо дар корҳои илмию таҳқиқотӣ, гузаронидани пурсиашҳои сотсиологӣ.

	амалӣ карда мешаванд.			
3.3.	Баланд бардоштани сифати фаъолият дар пешбурди ҳадамоти илмӣ, инноватсионӣ, машваратӣ ва таълимӣ дар бозорҳои доҳилий ва байналмилалӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ	<ul style="list-style-type: none"> - баланд бардоштани самаранокии иштирок дар намоишгоҳҳо ва конфронсҳо.

3.4.	Тавсеаи муносибатҳои байнидонишгоҳӣ, истифодаи имконоти кооператсияи илмӣ.	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмиллалӣ	- таҳқими ҳамкорӣ бо донишкадаҳо ва марказҳои илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва дигар академияҳо; - татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар доираи АДАО, АДО, МАШП, инчунин дар доираи созишномаҳо бо дигар муассисаҳои таълимии хориҷӣ ва марказҳои илмии хориҷӣ.
3.5.	Таъсиси сохторҳои муштараки инноватсионӣ ва паркҳои технологӣ бо ширкатҳои хориҷӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмиллалӣ, деканҳои факултетҳо	- ташкили технопаркҳо ва боғҳои инноватсионӣ; - ташкили бизнес-инкубаторҳо; - ташкили лабораторияҳо дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои хориҷӣ.
4.	Таъмини ҳамгироии байналмиллалӣ ва интернатсионализатсия			
4.1.	Баланд бардоштани таҳассус ва	Солҳои	Муовини ректор	- баланд бардоштани салоҳияти касбии
	салоҳияти кормандон ва муаллимоне, ки дар лоиҳаҳои байналмиллалӣ ҷалб шудаанд	2021-2025	оид ба робитаҳои байналмиллалӣ	ҳайати омӯзгорон (салоҳиятҳои забонӣ ва коммуникатсионӣ, саводнокии иттилоотӣ, фаъолияти лоиҳа ва ғ.)

4.2.	Иштирок дар лоиҳаҳои байналмилалӣ дар соҳаи маориф, илм ва инноватсия	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба робитаҳои байналмиллалӣ	- татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳои муштараки таълимӣ (шабакавӣ ва байнисоҳавӣ) бо донишгоҳҳои хориҷӣ
4.3.	Ҷалби дастгирии грантӣ дар самти зудамалии академӣ (донишҷӯён ва ҳайати омӯзгорон)	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ	- афзоиши ҳаракати академии донишҷӯён ва ҳайати омӯзгорон
4.4.	Фаъолкунонии тақвияти ҳузури донишгоҳ дар Интернет	ҳамасола	Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, маркази иттилоотӣтаҳлилӣ	-навсозии мунтазами маълумот дар сайти донишгоҳ бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ);
4.5.	Тавсеаи ҳузури донишгоҳ дар Интернет	Солҳои 2021-2025	Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ, МТИваТФ	-Соҳтани сахифаҳои вебсайти донишгоҳ бо забонҳои чинӣ, форсӣ, арабӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ (чойгиркуни маълумоти асосӣ); -Соҳтани сахифаи расмии ДМТ дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Twitter; - гузаронидани мукотибаи расмии ҳамаи бахшҳои сохтории донишгоҳ ба <u>....@tnu.tj</u>
5	Рушди захираи кадрии донишгоҳ			
5.1.	Таъмини мутахассисони ҷавон	Солҳои 2021-2025	Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсус, деканҳои	- расонидани синни миёнаи ҳайати омӯзгорон ба ___ сол

			факултетҳо, мудирони кафедраҳо	
5.2.	Такмили системаи ҳавасмандкуни ҳайати омӯзгорон ва кормандон	Солҳои 2021-2025	Сардори ШКвАКМ, иттифоқи касаба	-ташкил ва гузаронидани озмунҳо: «Омӯзгори беҳтарини ДМТ», «Беҳтарин олими ДМТ», «Беҳтарин мухаққиқи ҷавони ДМТ», «Мушовири беҳтарин», «Куратори беҳтарин», «Донишҷӯи беҳтарин» ...
5.3.	Баланд бардоштани сатҳи таҳассусии ҳайати омӯзгорони ДМТ, омӯзгорони литеӣ	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба робитаҳои байнамилалӣ, директори ДТИОМТОҚҶ, мудирони кафедраҳо	- даъвати олимон ва мутахассисони варзидаи Тоҷикистон, инчунин аз кишварҳои хориҷӣ; - гузаштани курсҳои такмили ихтисос дар донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон

5.4.	Такмили системаи мониторинги самаранокии фаъолияти ҲУП	Солҳои 2021-2025	Сардори РҚвАМ, сардори раёсати таълим, мудири шуъбаи мониторинги сифати таълим, мудири шуъбаи илм, мудири шуъбаи инноватсия, мудирони шуъбаҳо	- афзоиши музди меҳнат бо ноил шудан ба нишондиҳандаҳои мушаххаси корҳои илмию педагогӣ, таълимӣ ва беруназсинфӣ.
5.5.	Тарғиби нуфузи ДМТ	Солҳои	Муовини аввал,	- муаррифии барномаҳои таълимии ДМТ дар

	2021-2025	муовини ректор оид ба таълим, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ, муовини ректор оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ	байни мактаббачагон ва хатмкунандагони коллечҳо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ; - иштирок дар конфронсҳои байналмилалӣ, намоишгоҳҳои таълимӣ бо маърӯзаҳо ва презентатсияҳо.
--	-----------	---	---

6	Такмил додани системаи идоракунӣ ва буҷаи гуногунҷабҳа			
6.1.	Таҳияи системаи муассири идоракуни стратегии донишгоҳ бо назардошти пайдоиши технологияҳои нави менечмент ва усулҳои стратегия, аз ҷумла технологияҳои дурандешӣ	Солҳои 2021-2025	Муовинони дахлдори ректор	<ul style="list-style-type: none"> - гузаронидани ҷаласаҳои стратегӣ; - таҷдиidi Стратегияи рушди ДМТ бо банақшагирии солона
6.2.	Таҳияи расмиёти назорати таҳия, қабул ва татбиқи санадҳои меъёрий, барномаҳо, лоиҳаҳое, ки ба ҳамаи соҳаҳои донишгоҳ марбутанд	Солҳои 2021-2025	Муовинони ректор оид ба самтҳои дахлдор, шӯбайи мониторинги сифати таълим	<ul style="list-style-type: none"> - иҷрои нишондиҳандаҳои аккредитатсия ва нишондиҳандаҳои мониторинги самаранокии донишгоҳҳо, дигар талаботе, ки давлат нисбат ба донишгоҳҳо гузаштааст.
6.3.	Таъмини иртиботи самарабахши миссия, ҳадафҳои стратегӣ, ҳадафҳо ва афзалиятҳо ба тамоми гурӯҳ ва ҷомеа	Солҳои 2021-2022	Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, деканҳои факултетҳо, шӯбайи умумӣ, маркази иттилоотӣ ва таҳлилий	<ul style="list-style-type: none"> - ҷорӣ намудани муомилоти дохилии ҳуҷҷатҳои электронӣ; - инъикоси ҳадафҳои стратегӣ, вазифаҳо, афзалиятҳои донишгоҳ ва ҷараёни татбиқи «Стратегияи рушди ДМТ то соли 2030» дар рӯзномаи донишгоҳии «Ба куллаҳои дониш» ва дар сайти расмии донишгоҳ

6.4.	Оптимизатсияи системаи идоракунии ДМТ	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, муовини ректор оид ба самтҳо, шӯбайи банақшагирӣ	<ul style="list-style-type: none"> - оптимизатсияи соҳторҳои маъмурӣ; - хориҷ кардани тақрори функсияҳо; - ҷорӣ намудани технологияҳои муосири идоракунӣ.
6.5.	Сафарбаркуни захираҳои донишгоҳҳо барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои стратегии рушд	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, мудири шӯбайи баҳисобгирӣ	<ul style="list-style-type: none"> - иҷрои нишондиҳандаҳои рушди стратегӣ
7.	Рушди инфрасоҳтори донишгоҳ			
7.1.	Анҷоми марҳилаи дуюми бунёди кампуси “Шаҳраки донишҷӯёни ДМТ”	Солҳои 2021-2025	Муовини ректор оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ	<ul style="list-style-type: none"> - соҳтмони блокҳои «В» ва «С» -и хобгоҳи №8-и донишҷӯёни барои 1096 чой; - ба итмом расонидани соҳтмон,
			иҷтимоӣ	мучаҳҳазгардонӣ ва ба истифода додани маҷмааи варзишии дарунӣ бо ҳавзи шиноварӣ;

7.2.	Татбиқи барномаи сарфаи энергия	Солҳои 2021-2022	Муовини ректор оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ	- таъмини гармидиҳии марказӣ дар тамоми биноҳои таълимӣ ва хобгоҳҳои донишгоҳ; - ба даст овардани таҷхизот ва таҷхизоти маҳсуси каммасраф; - таъмини равшанини қаламрави «Шаҳраки донишҷӯён» ва равшан кардани биноҳо бо истифодаи панелҳои офтобӣ.
------	---------------------------------	------------------	--	--

Динамикаи нишондиҳандаҳои самаранокии рушди донишгоҳ барои солҳои 2021-2025

		Воҳиди ченак	с. 2021	с. 2022	с. 2023	с. 2024	с. 2025
I. Нишондиҳандаҳои сифати фаъолияти таълимӣ (нишондиҳандаҳои мониторинг)							
1.1.	Таносуби шумораи донишомӯзони донишгоҳ аз рӯйи барномаҳои магистратура ва докторантураи PhD нисбат ба шумораи умумии донишҷӯёни донишгоҳ	фоиз	8	8	9	9	10
1.2.	Таносуби шумораи умумии донишҷӯёни зинаҳои бакалавриат ва магистратура аз рӯи ихтиносҳои равияҳои илмҳои табииӣ, дақиқ ва риёзӣ нисбат ба шумораи умумии донишҷӯёни донишгоҳ	фоиз	11	12	12	13	14

	II. Нишондиҳандаҳои фаъолияти таҳқиқотӣ ва инноватсионӣ (нишондиҳандаҳои мониторинг)						
2.1.	Теъдоди нашри мақолаву дигар асарҳои илмӣ аз ҷониби ҲҶО донишгоҳ дар нашрияҳои дар системаи иттилоотию таҳлилии иқтибосҳои илмӣ индексатсия карда мешаванд (дар соли ҳисоботӣ):	адад	1700	1830	1965	2100	2220
2.1.1.	-дар ИИИР (РИНЦ) – ба ҳисоби ҳар 100 нафар корманди илмию омӯзгорӣ (дар соли ҳисоботӣ)	адад	130	140	150	160	170
2.1.2.	-дар Scopus ва Web of Science – ба ҳисоби ҳар 100 нафар корманди илмию омӯзгорӣ (дар соли ҳисоботӣ)	адад	5	10	15	20	25
2.2.	Иқтибосварии осори ҲҶО донишгоҳ дар	адад	80	90	100	110	120

	нашрияҳои тақризшаванд: - дар ИИИР (РИНЦ) - ба 100 нафар корманди илмию омӯзгорӣ						
	- дар Scopus ва Web of Science - аз шумораи на камтар аз 100 нафар кормандони илмию педагогӣ	адад	5	8	10	15	20
	III. Нишондиҳандаҳои интернатсионализатсия ва эътирофи байналмилалӣ (нишондиҳандаҳои санчишӣ)						
3.1.	Таносуби шумораи донишҷӯёни хориҷии зинаҳои бакалавр, мутахассис, магистратура нисбат ба шумораи умумии муҳассилини донишгоҳ	фоиз	2	2	3	4	5

3.2.	Шумораи профессорон, омӯзгорон ва муҳаққиқони хориҷӣ, ки дар донишгоҳ на камтар аз 1 семестр кор мекунанд	нафар	26	28	30	34	36
3.3.	Шумораи устодону кормандони донишгоҳ, ки дар хориҷи кишвар аз такмили ихтисос гузаштаанд	нафар	5	10	12	15	20
IV. Нишондиҳандаҳои устувории молиявӣ-иқтисодии донишгоҳ (нишондиҳандаҳои санчишӣ)							
4.1.	Ҳиссаи даромадҳои ғайрибӯҷетии донишгоҳ (аз ҳама намуд фаъолият)	фоиз	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0
4.2.	Даромади донишгоҳ аз ҳамаи манбаъҳо ба ҳар як корманди илмӣ-омӯзгорӣ дар сол	сомонӣ	75 403,00	79 927,00	84 722,00	89 806,00	95 194,00
4.3.	Таносуби музди меҳнати миёнаи кормандони илмӣ-омӯзгории донишгоҳ нисбат ба музди миёнаи меҳнат дар минтақа (ш. Душанбе)	маротиба	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7

Рўйхати ихтисораҳо

АБРА – Академияи байналмилалии «Роҳи Абрешим»

АДО – Ассоциатсияи донишгоҳҳои Осиёй

АДАО (ЕАУ) – Ассоциатсияи донишгоҳҳои Авруосиё

ДМТ – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ДТИОМТОКҖТ – Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ДМТ

ЗЭТ – Захираи электронии таҳсилот

ИИИР – индекси иқтибосварии илмии Россия

ИИТ – Институти илмӣ-тадқиқотии ДМТ

КИП – кормандони илмӣ-педагогӣ

КИТ – корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ

КОА – Комиссияи олии аттестатсионӣ

МВА – магистри бизнес-маъмуриятчигӣ (барномаи таҳсилотӣ)

МИК – маълумоти иловагии касбӣ

МОЗ – Маркази омӯзиши забонҳо

МТИвАТФ – Маркази технологияҳои иттилоотӣ ва таҳсилоти фосилавӣ

РҚвАКМ – Раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсус

СДТ – Стандарти давлатии таълим

ҲПО – ҳайати профессорону омӯзгорон

